

Аминчон Шукухӣ

ОБ  
АЗ КУЧО  
МЕОЯД?







Аминҷон Шукӯҳӣ

# ОБ АЗ КУЧО МЕОЯД?

ДУШАНБЕ  
МАОРИФ  
2018

УДК 820/89/93+891,550

ББК 84 точик 7-4+83,8+82,3(2точик)

Ш-96

Ш-96. Аминҷон Шукӯҳӣ. Об аз кучо меояд? Душанбе, Маориф,

2018, 76 сах.

ISBN 978-99947-1-559-6

© МАОРИФ, 2018



## МОХИ АСАД

Аз ҳама гармтарин моҳ кадом аст? Моҳи июл.  
Деҳқонон моҳи июлро моҳи асад меноманд. Дар  
ҳамин моҳ ҳамаи меваҳо мепазанд.

Дар деҳи Лаклакон бачаҳо чунин месароянд:

Дар моҳи асад  
Олу мепазад.  
Мечинем аз он  
Мо сабад-сабад.

Аммо ин суруд ба Асад, ки ҳоло шашсола аст,  
тамоман маъқул нест. Ба фикри ў, бачагон гӯё  
ин дубайтиро барои масхара кардани ў месароянд. Фақат Самад, ки ҳамсоли Асад буда, онҳо  
ҳамсояҳои девордармиён мебошанд, ин сурудро

намехонад. Бинобар ин, онҳо дўсти наздиканд ва ҳама вақт ҳамроҳ бозӣ мекунанд. Асаду Самад бачаҳои хеле қобил ва дидадаро мебошанд ва онҳоро ҳама вақт падару модарони бачаҳои шӯҳу якрав ба фарзандони худ ҳамчунамуни нишон медиҳанд.

Имрӯз аз пагоҳ ҳаво хеле гарм буд. Дар ҳавои гарм аз ҳама машғулияти форамтар чист? Албатта, оббозӣ! Самад монанди ҳаррӯза ба ҳавлии Асадино омад. Аммо дар ҷӯй об набуд. Бинобар ин, онҳо дар болои қуми нами ҷӯй нишаста, ба бозӣ машғул шуданд. Дар болои қум кӯчаҳои нав, каналу ҷӯйборҳои нав месохтанд.

Сагчай гӯшбуридаи Асад, ки номаш ҳам Калта буд, ба бозии бачаҳо нигоҳ карда, гӯё дилаш танг мешуд ва ҳар боре частухез карда, онҳоро ба даводавӣ даъват мекард. Аз байн қариб як соат гузашт. Ногоҳ шилдир-шилдири об ба гӯш расид. Асаду Самад ҳар ду беихтиёб ба ақиб нигоҳ карданд.

— Ура! Об омад! — Хурсандона фарёд карданд онҳо ва зуд куртаҳои худро кашида дарун-даруни об давидан гирифтанд.

Ба Калта ин кори бачаҳо хеле маъқул шуд. Мурғҳое, ки дар таги анор, якпоя рост истода пичир-пичиркунон ба ҳам гӯё суҳбат мекарданд, аз ғалогула ва частухези Калта хӯсида, ба тарафи ҷӯй нигоҳ карданд.

Мурғҳо маҳлуқи хеле ачибанд. Ҳаво ҳар қадар гарм шавад ҳам, онҳо оббозӣ кардан намеҳоҳанд.

— Барои чӣ мурғҳо оббозӣ намекунанд? —  
пурсид Самад.

— Метарсанд, ки либосашон тар мешавад, —  
ҷавоб дод Асад.

— Охир, ҳаво гарм, зуд хушк мешаванд. Биё,  
ба онҳо оббозиро ёд медиҳем, сипас, мурғобиҳо  
барин обро, ки диданд, ба об даромадан меги-  
ранд, — маслиҳат дод Самад.

— Аввал ба ҳурӯс ёд додан даркор. Ҳурӯс —  
раиси онҳо. Агар вай сар кунад, дигар мурғҳо  
ҳам ёд мегиранд,— илова кард Асад.

Ин фикр ба ҳардӯи онҳо маъқул шуду зуд аз  
паси ҳурӯс давиданд. Ҳусусан, Калта бо завқи та-  
мом ҳурӯсро пеш мекард. Аммо доштани ҳурӯс  
кори осон набуд. Бачаҳо аз даводавӣ монда шу-  
данд. Ҳатто, Калта забони ҳудро як ваҷаб берун  
бароварда, тез-тез нафас мегирифт.

— Ҳурӯс ганда, бефаҳм. Мурғи чипорро ме-  
дорем,— пешниҳод кард Самад.

Асаду Самад мурғи чипорро зуд дошта овар-  
да, ба об ғутонданд. Аммо мурғ ба ин кор ҳеч  
розӣ набуд ва болу пар зада, доду ғифон мекард. Ҳурӯс ба болои танӯр баромада, болҳои  
ҳудро ба ҳам зада, овозҳои гуногун мебаровард  
ва гӯё тамоми мурғҳои дех ва одамонро ба ёрӣ  
даъват мекард.

Асаду Самад ба оббозӣ доштани мурғи чи-  
пор машғул буданд. Аммо доду ғифони мурғҳо  
модари Асадро водор кард, ки бо дасти ҳами-  
ролуд аз айвон берун барояд. Вай дар онҳо ха-  
мир мекард.

— Аҳа, ин чй номаъқулй? — гуфт ў кори Асаду Самадро дид, — чаро мурғро азоб медиҳед?  
Сар дихед!

— Мо мурғро оббозӣ медорем, аз гармӣ мурда истодаасту оббозӣ намекунад, — гуфт Асад.

— Мурғ моҳӣ не.

— Хола, мурғ оббозӣ накунад, баданааш чиркин намешавад-мӣ? — пурсид Самад.

Модари Асад табассуме карду гуфт:

— Не, вай баданашро бо хок тоза мекунад.  
Хокбозии вай — оббозиву оббозиаш ҳам — хокбозӣ.

Бачаҳо мурғро сар доданд. Вай зуд болу пари худро афшонда, ба назди хурӯс давида рафт. Хурӯс бошад, дар атрофи вай ҷарх зада, қуд-қуд кунон гӯё мегуфт: «ана, дидӣ, ман модари Асадро ҷеф зада туро ҳалос кардам, ман набошам, ҳаром мемурдӣ....».

Модари Асад боз ба айвон даромада рафт. Дар ин вақт Мошон як қалламуши қалонро аз қуҷоэ дошта омада, дар болои заминкан бароварда хӯрд ва бо қайфи тамом мӯйлабҳояшро лесидан гирифт.

— Биё, Мошонро оббозӣ медарорем,— гуфт Самад.

Бачаҳо аз паси Мошон давиданд. Аммо Қалта аз паси Мошон давидан наҳост. Чунки вай аз Мошон метарсид. Ҳамин хел баъзе сагчаҳо аз турба метарсанд ё натарсанд ҳам бо онҳо ҳазлу шӯҳӣ кардан намехоҳанд.

Мошон аз одам намегурехт. Асаду Самад ўро зуд дошта ба лаби чў оварданд. Аммо Мошон ҳам ба об даромадан намехост. Бинобар ин. Асад аз ду пойи пеш ва Самад аз ду пойи ақибаш маҳкам дошта, ба об ғутонданй шуданд. Мошон аз нијати бачаҳо пай бурда, якбора бо тамоми қувват зўр зад ва дасти Асаду рўйи Самадро харошида, хуншор карду халос шуда гурехт.

Асаду Самад баробар гиряро бардоштанд. Калта бошад, бо ду пойи ақибаш нишаста, чаш-монашро милт-милткуон бе онҳо нигоҳ мекард ва гўё мегуфт: «нагуфтам, ки ба лаънатии Мошон кордор нашавед, вай ҳазлро намедонад».

Овози гиряро шунида, боз модари Асад аз айвон давида омад ва аз воқеа огоҳ шуда, ба чойи он ки Мошонро коҳиш кунад, гуфт:

— Ачаб кардаст, чудо хуб шудааст-дия. Кй ба шумо ёд дод, ки гурбаро оббозӣ доред? Ана, ҷа-зоятонро дидед. Кай ақли шумоён медарояд-а? Бо ин аҳвол соли оянда чӣ хел ба мактаб мера-вед? Одам ба гулҳо, ба ниҳолҳо бояд об диҳад, на ин ки гурбаю мурғро оббозӣ дорад.

Ба болои сӯхта намакоб гуфтағӣ барин, модари Асад ҷойҳои гурба харошидаро шуста, йод молид. Самад бо лабу лунчи оvezон ба хонаашон рафт. Асад бошад, ба Мошон, ки ба лаби бом омада минг-минг мекард, мушташро нишон дод. Калта ҳам тарафи Асадро гирифта, се бор ба Мошон «ав-ав-ав» гуфт.

Мошон бо Асаду Самад «ҷангӣ» шуд.

Рўзи дигар ба чўй об наомад. Асаду Самад дар таги ток сайру гашт карда, аз байни алафҳо малах қалида ба қуттии гўгирид меандохтанд, то ки Мошонро зиёфат карда, оштй шаванд. Вақте ки қуттии гўгирид аз малах пур шуд, онҳо зуд ба назди Мошон, ки дар таги анор бо дасташ рўяшро шуста менишаст, давида омаданд. Мошон ба Асаду Самад ҳанўз бо чашми шубҳа нигоҳ мекард ва тайёр буд, агар бачаҳо боз андаке наздик шаванд, гурехта халос шавад.

Асад аз қуттии гўгирид як малахи нимкуштаро гирифта, ба тарафи Мошон ҳаво доду гуфт:

**Мошони мо, Мошони мо,  
Шав як нафас меҳмони мо.  
Бар ту хўрок овардаем,  
Аз зери ток овардаем.  
Ма, ин малаҳро хўрда боз  
Бо мо накун chanгу ароz.**

Аммо малаҳро Мошон бўй карду нахўрд. Балки вай бо бачаҳо, умуман, оштй шудан намехост? Не, не, вай монанди Калта малах намехўрд.

Малаҳро дида мурғҳо давида омаданд ва бо иштиҳои том хўрдан гирифтанд. Мурғҳо, аз он чумла мурғи чипор, зуд бо бачаҳо оштй шуданд. Фақат хурӯс дурттар истода ба Асаду Самад бадбад нигоҳ мекард, ки боз мабодо ин зиёфат барои ба дом афтондани ў набошад.

Офтоб ба қиём омада, ҳаво гарм шуд. Асаду Самад ташна монда, ба айвон даромада об нўй

шиданд. Вақте ки онҳо берун баромаданд, чашмонашон ба ниҳолчаи себ афтод, ки баргҳояш пажмурданамо метобид.

— Ба он ниҳол об дижем-чӣ? — бо ангушт ишора кард Самад, — бечора дар зери офтоби сӯзон хуб ташна мондагист.

Асад зуд сатилчаero ёфта, об овард ва ҳар ду ба назди ниҳолча рафтанд.

— Даҳони ниҳол дар кучояш? — пурсид Асад.

— Даҳони ниҳол дар пояш, — ҷавоб дод Самад.

— Аз ин мебарояд, ки даҳони ту ҳам дар поят будааст-дия, — бо тамасхур, гуфт Асад.

— Хайр, даҳони ниҳол дар кучо?

— Даҳон ҳама вақт дар сар мешавад. Даҳони одам, гурба, саг, мурғ дар кучо? Дар сарашон. Ҳамаи онҳо сарашонро ҳам карда об меҳӯранд.

— Хайр, ниҳол чӣ хел об меҳӯрад? Асад анда-ке хаёл карду ҷавоб дод:

— Ниҳол аз борон об меҳӯрад. Вай даҳо-нашро кушода ба осмон нигоҳ карда меистад. Ҳоло борон, ки нест, бечора ташна мондааст.

— Биё, набошад сарашро ҳам карда об ме-дижем. Онҳо дукаса ниҳолро ҳам карданӣ шу-данд. Аммо вай хеле боқувват буд ва ҳам шудан намехост.

— Ист, — гуфт Асад, — ман ҳисобашро ёфтам, — ва зуд ба танаи ниҳол дудаста часпида, баромадан гирифт. Ҳар қадаре ки ў болотар ме-баромад, ниҳол ба ҳамон андоза ба замин ҳам ме-шуд. Оқибат, сари ниҳол омада ба замин расид.

— Даҳонашро ёфтй? — пурсыд Асад ниҳолро бо вазни худ дошта истода.

— Даҳонаш нест-ку. Фақат шоху барг.

Дар ҳамин вақт модари Асад давида омада, фарёд кард:

— Ин чӣ ҳунари нав-а?... Акнун ниҳолшиканӣ баромад-мӣ?

Асад зуд ниҳолро сар дода, ду-се қадам ақиб рафт, ки модараш назанад. Ниҳол рост шуд.

— Мо ниҳолро шикастани не, об доданий — узрҳоҳона шарҳ дод Самад.

— Барои ин хам кардан чӣ даркор?

— Даҳони ниҳолро ба об наздик карданӣ будем,— илова кард Асад.

Аз ин ҷавоб дар рӯйи модари Асад табассум давид.

— Даҳони ниҳол дар сараш не, балки дар пояш, дар решаш, — гуфт ў, — агар об доданий бошед, ба тагаш об резед. Дигар ниҳолро хам на-кунед.

Модари Асад боз аз паси кори худ рафт.

— Ана, дидӣ, гапи ман рост будааст,— бо фахр гуфт Самад.

Асад мулзам шуда, пешниҳоди дигар намуд:

— Биё, решашро кофта, даҳонашро меби-нем.

Ҳама вақт фикри нав завқи нав мебахшад.

Асад рафта, аз рӯйи ҳавлӣ қаландчаи худро ёфта, омад. Ҳар ду навбат ба навбат замини зери ниҳолро кофтган гирифтанд. Аз таги ниҳол аввал як кирми қалон баромад, ки ба ҷашми гӯсола



монандй дошт. Бачаҳо тарсида, чанд қадам дурттар рафтанд.

Аммо хурӯс, ки то ин вақт аз дурттар ба кори бачаҳо нигоҳ мекард, қалон-қалон қадам монда омаду кирмро зуд гирифта гурехт ва ду бор бо нӯлаш заду фурӯ бурд. Хурӯс ва умуман, ҳамаи



мурғҳо аз кирм, калтакалос, каждум ва ҳатто, аз мор ҳам ҳеч, наметарсанд. Балки онҳоро дошта, меҳӯранд.

Бачаҳо аз нав омада, таги ниҳолро кофтан гирифтанд. Решаҳои ниҳол намоён шуд, аммо дар онҳо ягон сӯроҳии ба даҳон монанде набуд. Асаду Самад саргарми машгулияти худ шуда надониста монданд, ки чи хел падари Асад ба сари онҳо пайдо шуда монд.

— Ҳа, саркорҳо, чи кор карда истодаед Чаро ниҳолро решаков мекунед? Маъқул нашуд-мӣ?  
— гуфт ў.

Асаду Самад дасту по ҳӯрда, сари худро боло карданду чанд сония шах шуда монданд.

— Мо,— гуфт ниҳоят ҷуръат карда Самад,— ба даҳони ниҳол об рехтани будем. Холаам гуфтанд, ки даҳони ниҳол дар сараш нею дар пояш.



Падари Асад аввал хандиданй шуд, аммо худро нигоҳ дошту ба таври чиддӣ гуфт:

— Ин хел бошад, кифоя. Акнун обро резеду хокро ба ҷояш қашед. Ниҳол ба шумо раҳмат мегӯяд ва соли оянда себҳои шириин ҳадя меқунад. Дар кучо будани даҳони ниҳолро ман ба шумо фаҳмонда медиҳам. Вақти ҳӯрокхӯрӣ ҳам шуд. Рафтем, йигитҳо.

Бачаҳо ба зери ниҳол обро рехта, хокро ба ҷояш қашиданд ва ба ҳӯроки нисфириӯзӣ рафтанд.

Дар ҳавои гарм, вақте ки одам шӯрбои гарм меҳӯрад, ҳаво аз будаш ҳам гармтар менамояд. Бинобар ин, пас аз ҳӯрдани шӯрбо Самад гуфт:

- Агар об меомад, як оббозӣ мекардем.
- Биё, об кушода мебиёему оббозӣ меқунем.
- Аз кучо?

— Аз ҳавлии Тоҳирбобо.

Асад каландчаи худро гирифт. Онҳо ба назди обмӯрӣ рафтанд, то ин ки ба ҳавлии Тоҳирбобо гузаранд. Аммо дар обмӯрӣ аз ҷӯб панҷара сохта буданд, ки аз он ҳатто мурғҳо ҳам гузашта наметавонистанд.

Самадино — аз тарафи рост ва Тоҳирбобо аз тарафи чап бо Асадино ҳамсоя буданд. Об ба ҳавлии Асадино аз тарафи ҳавлии Тоҳирбобо меомад. Тоҳирбобо, ки ба нафақа баромада буд, дар ҳавлии худаш ба обҷакорӣ машғул мешуд. Бодиинг, помидор, ҳандалаки аввалин дар ҳавлии ў мепухт. Бинобар ин, ў душмани мурғ буд. Мурғҳо найчаҳои бодиингро ҳанӯз қалон нашуда меҳӯрданд, ба помидорҳо нӯл мезаданд.

Вақте ки Асаду Самад ва аз паси онҳо Калта ба ҳавлии Тоҳирбобо аз дари кӯча даромаданд, Тоҳирбобо дар болои суфа, дар таги ток чой хӯрда менишастан. Ў бачаҳоро дида, зуд аз мақсади онҳо пай бурд:

— Ҳа, барои обқушоӣ омадед?

— Ҳа, барои обқушоӣ.

— Имрӯз об наомад.

— Об аз кучо меояд?—ҳайрон шуда пурсид Асад. Ў гумон мекард, ки сари об ҳавлии Тоҳирбобо аст.

— Об аз ҳавлии Бурҳони биҳӣ меояд.

Лаб-лаби ҷӯ рафтан гиред, мейёбед,— ҷавоб дод Тоҳирбобо.

Бачаҳо аз ҳавлии Тоҳирбобо баромада дарун-даруни ҷӯ рафтан гирифтанд ва баъд аз даҳ

дақиқа ба ҳавлие расиданд, ки аз рўйи гуфти Тоҳирбобо ин ҳавлии Бурҳони биҳӣ буд.

Бурҳони биҳӣ! Шояд ҳавлии ин одам биҳизор бошад ё ў ба биҳипарварӣ ном бароварда аст, ки ба охири номаш калимаи «биҳӣ»-ро ҳамроҳ карда буданд.

Ба ҳавлии Бурҳони биҳӣ аз обмӯрии поёни боғ даромадан мумкин буд. Ин корро аввал бо тамоми мамнуният Калта ба ҷо овард. Сагҳо, умуман, аз обмӯрий гузаштанро нағз мебинанд. Баъди он Асад қаландчай худро аз обмӯрий ба дарун тела дода, худаш гавак қашида гузашт.

Дар омади гап гуфтан даркор аст, ки Асад бачаи ҳаробак ва найалаф барин борику дароз буд. Самад бошад, баръакс тарбуз барин луб-лӯндаи фарбех. Вақте ки Самад аз обмӯрий гузаштаний шуд, масъала ранги дигар гирифт. Ў дар обмӯрий дармонд. Асад ёрӣ доданий шуда, дасти Самадро дошта қашола кардан гирифт. Аммо Самад, чун пӯки ба даҳони шиша задашуда, ноҷунбон шуда монд.

Акнун вай на ба берун баромада метавонисту на ба боғ даромада.

Обмӯрий гӯё ўро аз ҷор тараф бо тамоми қувва фишор медод. Самад вазъияти худро фаҳмида, ба гирия даромад.

Соҳиби боғ — Бурҳони биҳӣ боҳабар шуда, давида омад. Вай аввал Асадро дида, ба дӯғу пӯписа сар кард.

— Ҳо, шайтони дупо, ба анцирдуздӣ омадӣ?  
Ту писари қӣ?

Самад аз тарси он, ки соҳиби боғ акнун онҳо-ро мезанад, дандон ба дандон монда дар обмӯрӣ хомӯш меистод.

— Не, амак, мо барои обкушой омадем. Самад дармонд.

— Ана,— Асад рости гапро гуфта, Самадро нишон дод. Бурҳони биҳӣ аввал ба аҳволи Самад қоҳқоҳ зада хандиду сипас, рафта як чӯби обмӯриро андаке бардошта, Самадро кашола карда гирифт.

— Ку, росташро гӯед, барои чӣ омадед? Суоли худро аз нав такрор кард Бурҳони биҳӣ.

— Барои обкушой,— баробар бо сари ҳам ҷа-воб доданд бачаҳо.

Чашми Бурҳони биҳӣ ба қаландчай Асад афтид ва аз қаҳр фуромада ҳуд ба ҳуд гуфт:

— Вақте ки ду бача як гапро мегӯяд, рост аст.

Бурҳони биҳӣ Асаду Самадро бо анҷир зиё-фат намуда гуфт, ки анор пазад, ба анорхӯрӣ би-ёянд.

— Амак — далер шуда, ба сари мақсад омад Асад,— дар ҳавлии шумо ҳам об нест-ку? Об аз қучо меояд?

— Об аз таги Шоҳтут меояд. Аҷаб не, дар он ҷо ба пахтазор баста бошанд.

Бачаҳо, вақте ки аз дари ҳавлии Бурҳони биҳӣ берун мебаромаданд, ба хотири Самад расид, ки ин одамро Бурҳони биҳӣ мегӯянд. Аммо онҳо дар боғи ў биҳиро надиданд. Бинобар он ў беихтиёр пурсид:

— Амак биҳӣ қай мепазад?

Якбора Бурхони бихӣ қариб девона шуд. Ў бо анцирҳои дар дасташ буда ба сару рӯйи бачаҳо зада, бо ҳақорату дашном ба тарафи онҳо давид. Бачаҳо гурехта халос шуданд.

Маълум мешавад, ки Бурхони бихӣ аз бихӣ қимоб будааст! Дар дунё одамони ачиб бисёранд. Яке — аз бихӣ, дигаре — аз зардолу, севумӣ — аз тухм, чорумӣ — аз пиёз ва ҳоказо қимобанд. Агар ягон кас беихтиёр номи меваи онҳо қимоббударо ба забон гирад, ба ғазаб меоянд. Аз ин хел ғазабнокшавӣ дигарон кайф карда меканданд.

Бурҳон Мақсадов агрономи колхоз<sup>1</sup> аст. Аммо ўз хурдӣ биҳиро бад медиҳ. Ҳар касе бихӣ хӯрад, баданаш вижжос зада мерафт. Аммо дар ҳавлиашон ду бех бихӣ буд, ки падараш шинонда буданд. Рафиқонаш дар сӯҳбату ҷамъомадҳо даркору нодаркор биҳиро ном мегирифтанд.

Вақте ки бихӣ менуҳт, бачаҳо ё одамони аз ин сир бехабарро ба назди Бурҳон мефиристониданд, ки бихӣ пурсанд. Кор ба ҷое расид, ки Бурҳон ду бех биҳии ҳудро решакан карда партофт ва бо ҳамин лақаби «бихӣ» ба ў абадӣ ҷасиҷаданд.

Бурҳони бихӣ ба Асаду Самад аз дур мушташро нишон дода, таҳдид мекард. Қалта ду бор «ав-ав» карда, ба ў ҷавоб гардонд. Қалта ҳамин хел ба ҳар касе, ки мушт қашад, ак-ак мекунад.

Бачаҳо лаб-лаби ҷӯ ба тарафи Шоҳтут раҳсипор шуданд.

---

1 Колхоз — ҳоҷагии дехқонӣ

## ДЕВ, ШАЙТОН Ё ЧИН?

То таги Шоҳтут бо обраҳаи танге, ки дар бисёр ҷояш ацириқ рӯида буд, рафтан лозим меомад. Аз тарафи чап — ҷӯйи чукур ва аз тарафи рост девори баланди похса тӯл мекашид. Ана, дар ҳамин пайраҳаи танг, қадом як бепарво барзагови қалони худро мех карда, баста буд.

Вақте ки Калта пеш-пеш ва аз паси он Асаду Самад наздиқ омаданд, барзагов аз ҷойи худ хест ва бо пойи пешаш як-ду бор хокро гирифта, ба таги шикамаш пошид. Баъд гардани худро ҳам карда, гӯё шоҳҳояшро нишон медода бошад, аввал ду бор хокро ҷунон пуф кард, ки аз замин гарду ҷанг хест. Бо ин барзагов гӯё фахмондани буд, ки аз ин ҷо гузаштан намемонад. Бо вучуди ин Калта аз таги девор давида гузашт. Барзагов бо тамоми қувва ҳамла карда, ўро бо шоҳҳои чун антенаи хонагии телевизор рост, вале қӯтоҳу гафси худ ба девор пахш кардан хост. Агар Калта чаққонӣ намекард, ҷобаҷо мемурд.

Бачаҳо ҳайрон шуда истода монданд. Барзагов бештар ба ғазаб омада, тайёри мединид, ки агар ин дафъа, ҳатто, гурба давида гузарад ҳам, ҳамлааш хато намехӯрад.

Чӣ бояд кард? Охир, ягон кори беилоч нест. Оқибат, Асад ҳисобашро ёфт. Бачаҳо ба ақиб рафта, аз ғишиши тут як бағал-як бағал барг қанда оварданд. Барзагов ҳӯроки бомазаро дида, бо забонаш лабу бинии худро лесидан гирифт.

Баргро бачаҳо ба тарафи чӯ ҳаво доданд. Барзагов сари худро ҳам карда, ҳарисона машғули хурокхӯрӣ шуд. Асаду Самад аз таги девор гузашта рафтанд.

Таги Шоҳтут чойи хеле акоиб будааст. Аз зери шоҳтути қалони сершоҳу барг се чӯ ба се тараф мерафт. Дар як тараф ҳавзи пуроб ва дурттар аз он мазорчае буд, ки дар болои он шоҳи гӯсфанди ёбоиро монда буданд. Лаб-лаби се чӯ се пайраҳа буд.

Дар чӯй об набуд. Дар сояи шоҳтути чомаи худро ба тагаш андохта, касе меҳобид ва ҳар боре чун қурбокӯзи хокии нав аз хоби зимистонӣ бедоршуда қур-қур карда, хуррок мекашид.

Мазаи шоҳтути ва анор қариб як хел аст. Кадоме аз онҳоро одам бинад, даҳонаш об мекушояд. Асаду Самад шоҳтутҳои рехтаро чида ҳӯрдан гирифтанд. Қалта гоҳе тут меҳӯрд, аммо ба шоҳтути нигоҳ ҳам накард. Шояд вай ҳам, чи хеле ки Бурҳони биҳӣ аз биҳӣ қимоб аст, аз шоҳтути қимоб бошад. Хайр, ин кори вай.

— Ҳамин мардак, — гуфт Самад, шахси хобидаро нишон дода, — шоҳтутро поида хобидагист.

— Шоҳтути ба кӣ даркор? — розӣ нашуд Асад ба фикри Самад.

— Шоҳтути ба дарди гулу дору....

— Ба дарди гулу патресак (пардаарӯсак) дору.

— Ҳа, бачаҳо, шоҳтути бомаза-мӣ? — Ин овоз миёни мунозираи бачаҳоро бурид. Ин марди симҷӯб барин борику пойлуч аз қадом тараф омад, бачаҳо надониста монданд.



Бачаҳо ба лабу рӯйи аз шоҳтут сурхшудаи худ сар аз замин бардошта ҷавоб додани буданд, ки ҷашми марди навомада ба шахси дар соя хобида афтод.

— О, ин Таваккалхоча-ку.... Бандаи хоб,— гуфт марди пойлуч ва баъд ба бачаҳо муроҷиат кард:

— Мехоҳед, ман ба шумо ҷини ҳақиқиро нишон диҳам?

Ҷин ҳарчанд даҳшатнок бошад ҳам, аммо онро дидан хеле ачиб будагист.

— Ҳа, ҳа, меҳоҳем,— бо завқ гуфтанд бачаҳо. Марди пойлуч як дона шоҳтути пухтаро гирифта, дар болои лаби Таваккалхоча як мӯйлаби дароз соҳт. Таваккалхоча ҳобу ҳоболуд, гӯё ба лабаш паşa нишаста бошад, бо даст лабашро бод



карда монд. Марди пойлуч андаке сабр карда истоду пас, охиста рўйи Таваккалхочаро чунон нақшу нигор кард, ки нахандидан мумкин набуд.

Сипас, ўаз болои мазорча ду шохаро оварда, ба болои сари Таваккалхоча чунон гузашт, ки одами дида аз тарс гурдакаф мешуд.

— Ана, ин кий? — пурсид марди пойлуч аз бачаҳо.

— Дев,— гуфт Самад.

— Ба фикри ман чин, — гуфт марди пойлуч. — Бигзор хоб равад. Ўро бедор накунед.

Марди пойлуч рафт. Бачаҳо андаке дурттарафта, кунчкобона поида нишастанд, ки Таваккалхоча аз хоб хеста, чий кор мекарда бошад. Аммо Таваккалхоча парвои олам надошт.

Дар ҳамин вакт ду зан ва як духтарча оманд. Яке аз занҳо дар сараш лагани ба дастархон пеҷондашудае дошт. Зоҳиран онҳо ба ягон тӯй рафта истода буданд. Занҳо саргарми сухбат ба Таваккалҳоҷа хеле наздик шуда бошанд ҳам, ўро надида гузашта рафтанашон мумкин буд.

— Хола, дар он чо ҷин ҳобидааст! — бо ангушт ба тарафи Таваккалҳоҷа ишора кард Асад.

Пеш аз ҳама духтарча «Очаҷон!» гӯён ба модараш часпид. Лаган аз сари зан парида рафт ва аз даруни он нону қанд ба ҳар тараф пош хӯрд. Зани дувум бо овози баланд ба дуохонӣ даромад. Ҳамаи онҳоро даҳшат фаро гирифта буд. Асаду Самад бо овози баланд қоҳ-қоҳ зада меҳандиданд.

Аз ғалоғула Таваккалҳоҷа бедор шуда, сарбардошт ва дар болои сараш ду касро дида, якбора, аз тарс ҳаргӯш барин аз ҷояш ҷаҳида хест. Ҳоло вай аз аҳволи худ ҳабар надошт.

Занҳо Таваккалҳоҷаро аз афташ зуд шинохта ба худ омаданд, ки дар рӯяшон хун давид. Зани қалонсол ниҳоят ба гап даромад:

— Тавба! Тавба! Таваккалҳоҷа, ин чӣ масҳара-бозӣ? Туро қадом ҷинӣ қаҷалак зад? Як ба афту башараат нигоҳ кун.

Зани дигар нон ва қандалоти худро аз нав ҷида ба лаган меандоҳт. Таваккалҳоҷа зуд ба лаби ҳавз давид ва дар оби соғ афту башараи худро дида фарёд зад:

— Ин кори қадом ноҷинс?!

— Хоб додари марг мегүянд, — гуфт зани солхұрда. Дар вақти хобат, ана, ин шайтончаҳо, — Асаду Самадро нишон дод зан, — хуб хунарнамой кардаанд-дия. Ҳай-ҳай....

Дар миёна Асаду Самад ба бало монданд. Таваккалхоча зуд ба тарафи онҳо давид. Барои шарҳу баён вақт набуд. Бачаҳо гурехтанд. Дар чунин мавриди Калта хеч гоҳ ақиб намемонд. Асаду Самад аз назди барзагов, ки хобида буд, бодвор давида гузаштанд. Аммо, вақте ки Таваккалхоча наздик омад, барзагов аз чой хеста, бо тамоми қувваташ Таваккалхочаро заданй шуда, аргамчини худро шарт канд ва аз паси ў давид. Акнун Таваккалхоча бачаҳоро фаромӯш



карда, аз барзагов мегурехт. Барзагов бошад, думи худро хода карда «буу, буу» — гүён ба Таваккалхоча расида, ўро ба болои шохҳои худ савор карданӣ буд.

Вазъияти бечора Таваккалхоча торафт бад мешуд. Ноилоч ў бо тамоми овоз аз ҳавли чон дод гуфтан гирифт:

— Вой, мурдам, ёрӣ дихед!

Аз ҳар тараф одамон давида омаданд ва ба як илоҷ аргамчини дарозеро оварда, онро аз ду тараф дошта, барзаговою аз гарданаш бастанд. Акнун, ҳама ба аҳволи Таваккалхоча меҳандиданд. Таваккалхоча бошад, бо ду дасташ рӯяшро пӯшида, ба тарафи хонааш давид.

Баъди басандана шудани ҳарҳаша Асаду Самад баргашта омада, каландчаи худро ёфта гирифтанд. Хайрият, онро Таваккалхоча надида будааст, набошад ё ба дараҳт зада мешикаст, ё ба ҳавз мепартофт. Одамон дар сари ҷаҳл чӣ корҳоеро намекунанд!

Барои чӣ ба таги Шоҳтут омадани худро баҷаҳо фаромӯш карда буданд. Аммо каландчаро ёфта, боз об ба хотири Асад омад:

— Дар ин ҷо ҳам об нест-ку....

— Агар лаб-лаби чӯ рафтан гирем, ба сари об мерасем,— гуфт Самад.

Ҳар ду ба роҳ даромаданд.

Чӯ чанд бор печу тоб хӯрда, аз байни заминҳои пахтазор ва боғу майдонҳо гузашта, ба кӯчабоғ баромад. Пудинаҳои лаби чӯ аз роҳгардии бачаҳо чунбида атрофро аз бӯйи муаттари

худ пур мекарданд. Дар баъзе чойҳо марминҷон рӯида, монанди шоҳтут пухта буд. Асаду Самад онҳоро чида хўрда, лаззат мебурданд.

Аммо марминҷон ба Калта маъқул нашуд. Асаду Самад чанд бор кафи худро пур карда, ба фуки Калта дошта бошанд ҳам, вай бў карду нахўрд. Аз ростӣ, Калта андаке аҳмақ ё сернозу нуз аст, ки ҳатто, марминҷонро ҳам намехўрад.

## ХОҲИШ, ХОРИШ ВА НОЛИШ

Аз боғ бўйи меваҳои гуногун расида, беихти ёр димоги иштиҳоро қитиқ мекард. Асаду Самад дарун-даруни чў ба боғ даромада монданашонро надониста монданд. Чашмони онҳо ба шафттолуҳои нимпази миёнсолӣ афтод. Кадом одам шафтолуро бинад, хўрдан намехоҳад? Ҳусусан, агар шоҳҳои он аз серҳосилӣ ҳам шуда, қариб ба замин расида бошанд.

Ба Асаду Самад хоҳиши шафттолуҳўрӣ пайдо шуд.

— Баҳ-баҳ, ин шафттолуҳоро бин, — аз шодӣ барқ зад ҷашмони Асад.  
— Биё, чида меҳӯрем, гуфт Самад.  
— Боғбон дошта занад-чӣ?  
— Ёфтам,— гуфт Самад,— аз байни алафҳо ҳам шуда-ҳам шуда меравему як бағал-як бағал чида ба ягон чой бурда меҳӯрем.

Ҳар ду куртаҳои худро ба даруни эзорашон андохта, монанди сарҳадчиёне, ки барои даст-

гир кардани чосус мераванд, ба тарафи шафтому гавак қашиданд. Калта ҳам ба онҳо пайравӣ карда, оҳиста-оҳиста худро дар байни алафҳо пинҳон намуда, роҳ мерафт.

Бачаҳо ба таги шафтому рафта аз ҷой ҳестанд ва меваҳои нимхомро чида ба бағал андохтан гирифтанд.

— Ана, дар он шоҳ пухтагиаш бисёр, — оҳиста садо баровард Самад.

Асад ҷаҳида он шоҳи баландро дошта, онро ҳам кард.

— Эҳтиёт шавед, шоҳ нашиканад, — овоз баровард боғбон, ки андаке дуртар шафтому дузди бачаҳоро таъқиб карда, завқ мебурд ва давраи бачагии худро ба ёд меовард.

Овози боғбонро шунида, бачаҳо рӯ ба гурез ниҳоданд.

— Истед, ман ба шумо шафтому пухтагӣ ёфта медиҳам, — гуфтани боғбон ба гӯши Асаду Самад чун ҳақорату дашном расид.

Бачаҳо баъди он ки хеле гурехта, ба қавли ҳудашон, ба ҷойи бехатар расиданд, дар як ҷо нишаста, шафтому якто-якто аз бағал бароварда, ҳӯрдан гирифтанд. Ачибаш дар он буд, ки ба Калта шафтому ҳам маъқул нашуд.

Баъди якчанд дақиқаи шафтому ҳӯрӣ оҳиста-оҳиста баданҳои Асаду Самад хоридан гирифт. Ниҳоят Самад тоқат карда натавониста гуфт:

— Тамоми баданам хорида истодааст.

— Аз они ман ҳам, — тарсида овоз баровард Асад. Ҳар ду аввал шикам, баъд гардан ва сипас,



дастуپойи худро сахту беист хоридан гирифтанд.

— Мо ба касалии хориш гирифтор шудем, —  
бо ранги парида, — гуфт Самад.

— Акнун моро ба беморхона бурда укол ме-  
кунанд, — илова кард Асад.

Ҳар ду шафтотуҳои боқимондаро партофта,  
бо чашмони гиряолуд, баданҳои худро хор-хо-  
рон ба сӯйи ҳавлиашон давиданд.

— Бибичон! — гиря карда Асад худро ба оғӯ-  
ши модараш ҳаво дод. — Тамоми баданам меҳо-  
рад.

Модари Асад бадани писарашро дид, ки та-  
мом суп-сурх шудааст. Ниҳоят тарсида ба пур-  
сучӯ даромад.

— Ба кучо рафта будй? Чй хүрдй?

Аммо Асад тарсида, шафттолудуздири пинҳон кард.

— Ба обкушой рафта будем, ҳеч чиз нахүрдем. Самад ҳам рафта буд,— Асад беист бадани худро мекорид.

Дар хонаи Самадино низ ташвиш сар шуд. Модари Самад ҳаросон ба назди модари Асад омад, ки аз асли воқеа бохабар шавад ва ягон маслиҳате пурсад.

Асаду Самад дар хонаҳои худ бо ду даст бадани худро хорида нолиш мекарданд.

Ногоҳ модари Асад бо қатъият гуфт:

— Асадҷон, агар росташро нагӯйӣ, баданат хоридан мегирад. Мо маҷбур ҳастем, ки туро ба духтур барем. Вай укол меқунад. Ку, росташро гӯй, чй воқеа шуд?

Ноилоч Асад ба шафттолудуздии худ иқрор шуд.

Ҳар ду модар оҳи сабук қашиданд.

— Ана, ҷазои дуздӣ ҳамин,— гуфт модари Асад.

— Одам ба бағалаш шафттолу меандозад-мӣ? — илова кард модари Самад.

Модарҳо зуд бачаҳои худро бо собун оббозӣ доронданд ва хориш ҳам «ту дидиу ман надидам» шуд. Бегоҳӣ Асаду Самад дар дари кӯча бо ҳам воҳӯрданд.

— Медонӣ, Самад, — гуфт Асад, — ман акнун донистам, ки қасалии хориш аз шафттолу пайҳо мешудааст.

— Инро ҳама медонад, — худписандона гүфт Самад.

— Хайр, пагоҳ ба обкушой меравем ё бо ҳамин тамом? — пурсид Асад.

— Албатта, меравем. Аммо ба ҳеч кас гап назан. Набошад, намемонанд.

Бачаҳо пинҳонӣ забон як карданд.

## ДАР ДУШОХ

Он ҷоеро, ки ҷӯйи калон ба ду тақсим мешавад, Душоҳ меноманд. Аз рӯйи шуниди Асаду Самад об аз ҳамин Душоҳ меомад. Аммо вақте ки бачаҳо ба ин ҷо омаданд, об набуд. Фақат се қас рост истода бо овози баланд гапгузаронӣ мекарданд. Инҳо Бурҳони биҳӣ, Таваккалхоча ва ҳамон марди қаддарози дирӯза буданд, ки аз Таваккалхоча чин сохта буд.

— Ту, муттаҳам, Ҳасани ҳангома, як рӯз не, як рӯз ба дастам меафтий, — мегуфт Таваккалхоча ба марди қаддароз, — барои ҳамаи ҳангомаҳоят чунон боб кунам, ки якумр боиси хандаи мардум шавӣ.

Маълум шуд, ки номи ин одам Ҳасани ҳангома будааст.

— Оҳо! Ту, Таваккалхоча, се сол боз ҳамин га-про мегӯйӣ. Аммо аз Ҳасан қасос мегирам гүфта, боз худат расво мешавӣ. Чаро таваккал карда, ягон коре намекунӣ? — гүфт Бурҳони биҳӣ.

— Ба ту, биҳӣ, биҳии турши кирмзада, гап нарасидааст,— бо қаҳр гуфт Таваккалхоча.

— Ҳа, сухан ба чин, ба чини таги шоҳтут мезебад, — ба Таваккалхоча тири ҷавобӣ парронд Ҳасан.

Ҷанҷол торафт ранги ҷиддӣ мегирифт, аммо дар ҳамин вақт як марди хушбурути аспсавор омада монд.

— Ҳа, сари даҳана қаландчанг-ку. Ҳудаш чӣ гап?— пурсид ӯ.

Ин одам мироб буд. Якбора, оҳанги гапзании ҷанҷолчиён дигар шуд.

— Об — аввал навбати мо. Аммо инҳо не мегӯянд, — гуфт Таваккалхоча Бурҳону Ҳасанро нишон дода.

— Ҳа, рост, навбати мо, — даҳон қушод Ҳасани Ҳангома.

— Ту, Таваккалхоча, беҳтараш дар ягон ҷойи соя рафта хоб кун, мо, ки заминҳои худро об монда шудем, ба ту ҳабар медиҳем. Мӯл не, ҳамаша шуда ду шабу ду рӯз бедор нашавӣ, шуд.

— Ин дағъа Таваккалхоча хобида монад, аҷаб не парӣ шуда ба осмон парида равад, — илова кард мироб.

Ҳама хандиданд. Таваккалхоча ҷизе нагуфта, сар ҳам кард ва пас аз тамом шудани ҳанда бо ҷиддият гуфт:

— Ман — аз имрӯз мутасаддии об. Саркорамон гуфтанд, ки ё обро мебиёй, ё тамом, намебиёй.

Асаду Самад ҳайрон буданд, ки инҳо қадом обро қушоданианд. Дар ҳеч кучо, охир, асари об нест-ку? Асад ба Таваккалхоча наздик шуда, пур-сид:

— Амак, об аз кучо меояд?

— Аз қаллоки беду аз фиси бинй! — бо қаҳр ҷавоб дод Таваккалхоча.

Бачаҳо беихтиёр бинии худро қашида монданд.

Дигарон ҳандиданд.

Ниҳоят, мироб ҳазлу шӯхиро бас карда гуфт:

— Об аввал — навбати Таваккалхоча, ман заминҳои онҳоро дида баромадам хеле обталаб. Чӣ гуфтӣ, Бурҳон?

— Рост, — қӯтоҳ ҷавоб дод Бурҳони биҳӣ. — Охир, вай агрономи колхоз, бояд гапи ростро гӯяд.

Тарбузи Ҳасани ҳангома аз бағалаш афтид. Таваккалхоча монанди бачаҳои хурдсол рӯяшро турш карда, забонашро ба Ҳасан бароварда нишон дод.

Барои чӣ баъзан одамони калонсол ҳуди бачаҳои хурд барин рафтор мекунанд? Чунки одамони калонсол ҳам як вақтҳо бачаҳои хурд буданд. Умуман, забонро аз даҳон бароварда ба одамон нишон додан кори нағз не. Аммо барои аз Ҳасани ҳангома қасос гирифтан ҳоло ғайр аз забоннишондӣ, дигар фикре ба сар Таваккалхоча наомад.

Ҳасани ҳангома, Бурҳони биҳӣ ва мироб рафтанд. Таваккалхоча ба дастҳояш туғ карда, ка-

ланди худро гирифт. Ў чим канда, чўйи тарафи ростро мебаст. Бачаҳо ба умеди он ки ҳоло мумкин об ояд, нишаста, каландзани Таваккалхочаро тамошо мекарданд. Баногоҳ Таваккалхоча каланди худро монда, хунук-хунук хандида ба назди бачаҳо омад ва якбора аз сари Асаду Самад тоқиҳояшонро гирифта ба бағалаш андохт.

— Дина маро масхара карда, гурехтагиҳо шумо не-мӣ? Ана, акнун ба дастам афтодед. Тоқиҳоятонро намедиҳам. Ба бозор бурда мефурӯшам.

— Мо не. Он кори амаки нав бо шумо ҷанҷол кардагӣ буд,— гиряолуд гуфтанд бачаҳо.

— Медонам! Вай муттаҳами ҳангома-ку ин корро кардааст. Аммо шумо маро ҷаро бедор накардед? Ҳайр, майлаш, ман гуноҳи шуморо мебахшам, ба шарте ки ба ҷӯйбандии ман ёрӣ диҳед. — Мулоим шуда, гуфт Таваккалхоча.

Асаду Самад ноилоч каландчай худро гирифта, ба чимканӣ машғул шуданд. Дар дили онҳо ба Таваккалхоча нафрате пайдо шуд.

— Ҳо, шерҳои амак, чимро калон-калон қанда, ба ин ҷо оварда, зер кардан гиред, ман як нафасамро рост қунам,— гӯён Таваккалхоча ба таги тут рафта, дароз қашид ва рӯймоли худро кушода худро бод кардан гирифт.

Бачаҳо барои ин ки Таваккалхоча тоқиҳояшонро баргардонида диҳад, дам нағирифта, кор мекарданд. Ногоҳ овози хурроккашӣ онҳоро аз кор боздошт. Асаду Самад нӯг-нӯги по ба сари Таваккалхоча омаданд. Вай масти хоб буд.



— Тоқиамонро гирем-чй,— пичиррос зад Самад.

— Агар бедор шуда монад, сипас, тамоман намедихад,— дудила шуд Асад.

— Хоби вай саҳт. Бедор намешавад.

Аввал Самад ва сипас Асад оҳиста аз бағали Таваккалхоча тоқиҳои худро гирифтанд. Ў чизеро ҳис накард.

— Бо рӯймолаш пояшро баста гурезем-чй? —  
Маслиҳат дод Самад.

— Майлаш,— завқ намуда розӣ шуд Асад.

Ҳар ду рӯймолро аз паҳлуи Таваккалхоча гирифта, бо он ду пойи ўро саҳт бастанду бодвор гурехта рафтанд.

Калта, ки аз нишастан ба як ҷо дилгир шуда буд, боз шодикунон ба частухез даромад.

Бачаҳо дарун-даруни чӯ боло рафтан гирифтанд. Онҳо ба сӯйи қадам мезаданд.

## ОВЕЗОНШАВЙ

Дар сари роҳ ба сӯйи канал як чормағзи азamate буд, ки дар он парандаҳои бисёре лона ме-гузоштанд.

Вақте ки Асаду Самад ба таги чормағз оманд, аккадумдарозҳои бисёре яқбора мағал бардоштанд. Самад чистонеро дар бораи аккадумдароз ба ёдаш оварда, бо овози баланд хонд:

**Рафтанаш тир барин,  
Шиштанаш мир барин,  
Сиёхиаш қир барин,  
Сафедиаш шир барин.**

— Медонам, медонам, — ин— акка. Он дар инчо бача мондагӣ, биё, бачаашро мегирем,— гуфт Асад.

— Ба ин дарахт баромада намешавад,— розӣ нашуд Самад. Вай, умуман, ба дарахт баромада наметавонист.

— Ман мебароям. Дарахти ман баромада наметавонистагӣ нест,— манманӣ кард Асад.

— Набаро, ҳо, ана дидӣ, лонаи вай дар ҷойи нобоб, дар шохи борик, — боз ҷӯраи худро аз ин кор нигоҳ доштаний шуд Самад.

Аммо Асад аз бачаҳое буд, ки як корро фикр кунанд, ичро накарда намемонанд.

— Ана, тамошо карда ист, гүён Асад гурбавор ба тани чормағз часпид боло баромадан гирифт.

Хар қадар ки Асад боло мебаромад, ҳамон қадар доду фигони аккаҳо баланд мешуд.

Асад аз боло ба поён нигоҳ карда, дилаш ҳаросид. Аммо дар назди Самад шарманда шудан нахоста, ноилоч аз шох ба шох чун бачаи дорбоз гузашта, ба лонаи акка наздик мешуд.

— Эҳтиёт шав, эҳтиёт! — аз поён Самад маслиҳат медод.

Асад аз як шохи боло дошта, ба рӯйи шохи поён мӯрчавор қадам мемонд. Ногоҳ шохе, ки дар зери поящ буд, шикаста ба замин афтод ва Асад моҳирона аз шохи боло дошта, чун куртai ба тори ҷомашӯйӣ илҳоқ карда шуда, оvezон шуда монд. Шохе ки ў дудаста аз он медошт, низ алвонҷ хӯрда, гӯё шиканам-шиканам мегуфт.

Чанд бор Асад монанди турникбозон хост ба рӯйи шох барояд, аммо ин кор ба ў муяссар нашуд. Вазъият торафт хатарнок мешуд. Даствои Асад аз вазнинии баданаш ба дард омаданд ва оқибат, тоқат карда натавониста:

— Бибичон, мурдам! — гүён фарёд кард.

— Ёрӣ дихед! — бо тамоми овозаш Самад ҳам фарёд кард.



Аммо дар атроф касе набуд. Дар ҳар дақиқа Асад ғалтида маъюбу маслук шуданаш мумкин буд. Ана, дар ҳамин вақт чашми Самад ба алафҳои хушк афтод, ки чанд қадам дуртар банд баста ғарам карда монда буданд. Якбора фикри хубе ба сараш омаду ба тарафи ғарам давид ва бандҳоро бардошта омада, дар ҷое ки Асад овезон буд, партофттан гирифт. Самад мокуи боғандашо барин рафтую мекард.

— Ҳой, дуздро доред! Дуздро доред! — гӯён ногоҳ мӯйсафеде аз кучое пайдо шуда омад.

— Бобоҷон, ёрӣ дихед, Асад мемурад! — илтиҷо кард Самад.

— Ҳ.... ҳам дуздӣ мекунию ҳам масхара. Не, Асад сад сол умр мебинад, — гуфт мӯйсафед.

Маълум шуд, ки номи мӯйсафед ҳам Асад будааст ва сухани Самадро ба дигар маъно фаҳмиддааст.

Самад барои фаҳмондани воқеа вақт надошт, бинобар он бо ишора шохи дарахтро нишон дода, гиря карда фиристод.



Мўйсафед зуд ба шохи чормағз нигоҳ карда, аввал «Худоё!» гуфта, дасту по гум кард ва сипас, аз нияти Самад пай бурда, худаш бандҳои алафро бардошта овардан гирифт.

Дар чанд дақиқа дар зери пойи Асад ғарами алафи хушк баланд шуд ва мўйсафед ҳатто, ҷомаи сиёҳи худро қашида ба болои алаф партофт.

Асад ҳамоно дар шоҳ овезон истода гирия мекард.

— Натарс, худатро парто! гуфт мўйсафед. Аммо Асад метарсид.

— Парто. Ин ҷо мулоим! — таъкид мекард мўйсафед ва зери лаб дуо меҳонд.

Дигар илоҷе набуд. Асад дасти худро сар дод. Куртаи ў монанди парашут дар ҳаво кушода



шуда, худаш ба болои ғарам афтоду ба даруни он  
ғүтида рафт.

Мўйсафед зуд Асадро аз даруни алаф қаши-  
да гирифта пурсид:

— Ҳама чоят дуруст?

— Ҳа, дуруст! — ҳурсандона ҷавоб дод Самад.

— Хайрият, гуфта, мўйсафед арақи пешона-  
ашро пок кард ва дар ҷояш нишаста монд.

— Ту худи парашутчиҳо барин фуромадӣ, —  
таъриф кард Самад.

— Ман ду дастамро васеъ кушодам, ки ба  
замин бо сарам омада назанам, — қалонгарӣ  
кард Асад.

Вай дар ин ҷо гапи дурӯғ гуфт.

— Ту бояд ба ҷӯраат ташаккур гӯйӣ, на ин ки  
манманий қунӣ. Агар ба ин кор ақли вай намера-  
сид, намемурдӣ ҳам ду поят мешикаст. Аҳмақ! —  
таъна кард мўйсафед.

— Раҳмат, — гуфт Асад аз огоҳии мўйсафед  
ба худ омада ва дasti Самадро фишурд.

Мўйсафед гӯё ору газида бошад, якбора,  
давида аз ҷояш хесту як шаппотӣ ба рӯйи Асад  
зада гуфт:

— Шайтонҳои дупо! Агар минбаъд ба чор-  
мағз баромаданатонро бинам, худам поятонро  
зада мешиканам. Хайрият, фалокатро Худо пок  
кард-е. Хайрият!

Бачаço аз ҳайбату ғазаби мўйсафед тарсида, чизе нагуфта, рӯ ба гурез ниҳоданд. Фақат Калта ду бор ба мўйсафед ав-ав карда, сипас гурехт.

Дурттар рафта бачаço ба ақиб нигоҳ карданд.

Мўйсафед бандҳои алафро бардошта аз нав ба ҷойи пештарааш мебурд.

Аз воқеаи рӯйдода Асаду Самад хеле тарсида буданд. Бинобар ин онҳо ҳомӯшона роҳ мерафтанд. Дар ҳақиқат, агар дар он наздикий ғарами алаф намебуд, рӯй додани ягон фалокат аз эҳти-мол дур набуд.

Ҳомӯширо, ниҳоят, Асад вайрон кард:

— Ба чормағз баромаданамонро боз ба ягон кас нагӯйӣ! Агар дар хона фаҳманд, дигар ба ҳеч кучо рафтан намемонанд, ба болояш шаттаҳои обдор ҳам мезананд.

— Не, агар худат ба ягон кас нагӯйӣ, ман аз даҳон намебарорам. Ин сирри ҳарбӣ барин, — розӣ шуд Асад.

Ногоҳ садои шар-шари об ба гӯш расид. Онҳо ба ақиб нигоҳ карданд. Оби қалоне хасу ҳас-рӯбаҳоро бозӣ доронда меомад. Асаду Самад ба ҷӯй даромада пеш-пеши об медавиданд. Ин кор, хусусан, ба Калта маъқул шуд.

Дар як ҷо об аз баландӣ ба поён рехта, шар-шара ва дар поён ҳавзчаеро ташкил кард.

— Инчо оббозй карданбоб будаст, — гуфт Асад.

Ҳамин ишора кифоя буд. Ҳар ду дар лаби чүркташо худро қашида монда, ба оббозй машғул шуданд. Ҳамаи нохушиҳо фаромӯш шуд. Онҳо курсанду шодмон гардиданд.

Самад ба лаби чўй баромад ва бо овози баланд хонд:

Давидему давидем,  
Ба чўйи нав расидем,  
Чўйи нава — обаш мўл,  
Танбалҳоя — хобаш мўл.

Баъди ин худро боз ба об партофт. Калимаи «танбал» ба ёди онҳо Таваккалҳоҷаро овард.

— Самад,— гуфт Асад, — Таваккалҳоҷаи хоболуд чӣ кор карда бошад? Бедор шуд ё не? Об кайҳо ба онҷо рафта расида буд.

Дар айни тафси ҷанҷол бачаҳо ба Душоҳ расида омаданд.

— Нон занад, ки, — қасам меҳурд Таваккалҳоҷа, — Ҳасани ҳангома бо чўраҳояш омада по-ямро баста монда рафтааст.

— Чаро дод нагуфтӣ? Ба даҳонат пахта тикқонда буданд-мӣ? — ришҳанд намуд Бурҳони биҳӣ.

— Не, дар даҳонам биҳӣ буд, — паст наомада ба Бурҳон неш зад Таваккалҳоҷа.

— Нагз кардаанд, ки даҳони туро бо ногуфтанй пур кардаанд, — гуфт қаҳри худро фурӯ бурда Бурҳони биҳӣ. (Ӯ биҳиро ном набурда ҳамчун «гапи айби ногуфтаний» меномид).

— Дурӯғ! — дод зад Ҳасани ҳангома, — мо аз ҳеч чиз хабар надорем. Факат баъди он, ки қитъаи замини мо об рафт, чӣ гап шуд гуфта, ба ин ҷо омадем.

— Ман давида омада бинам, ки — ба мироб рӯ овард Бурҳони биҳӣ, — Таваккалхоча пояш бастаигӣ, дар таги тут баҳузур хобидааст ва қарруқур хуррок мекашад.

— Маълум, — боз даҳон кушод Ҳасани ҳангома, — ба ҷӯйбандӣ хушаш наомада, худаш пояшро баста хобидааст, то ин ки гуноҳро ба гардани ман бор кунад.

— Аз ту, — гуфт мироб ба Ҳасан муроҷиат карда, — ҳар кор баромаданаш мумкин. Бехуда туро Ҳасани ҳангома намегӯянд.

Чанҷол боз авҷ гирифт:

Маълум мешавад, ки дар вақти масти хоб будани Таваккалхоча, об омада ҷӯйи нимабастаро вайрон карда, ба тарафи заминҳои Ҳасани ҳангома рафтааст.

Таваккалхоча нағз медонист, ки пойи ўро бачаҳо баста рафтаанд. Аммо инро эътироф на-mekard; шарм медошт гӯяд, ки «бачаҳои шашсола поямро баста рафтаанд». Бинобар он,

ҳамаи гунохро ба гардани Ҳасани ҳангома партофтани мешуд.

Дар ин вақт чашми Таваккалхоча ба Асаду Самад афтода, аз ғазаб суп-сурх шуд ва аз дил гузаронд: «ягон рӯз ин лаънатиҳоро дошта, адабашонро медиҳам». Аммо ҳозир сирро бой надода, аз гапаш намегашт.

— Туҳмат кунӣ, дуруст туҳмат кун-дия, — ме-гуфт Боботоҳир, ки ба ин ҷо омада буд. — Худатро овехта ин кори Ҳасани ҳангома гӯйӣ, намешавад?

Ҳама хандиданд.

— Нон занад, ки рост мегӯям,— аз нав қасам меҳӯрд Таваккалхоча, сар равад ҳам сир наравад гуфта.

— Қасам нахӯр, хоболуд! Нон чизи муқаддас! — овозашро баландтар кард Боботоҳир.

— Ман росташро гӯям-мӣ? — Самад ба ҳозирон муроҷиат кард. Ў меҳост рости гапро гуфта, бечора Таваккалхочаро аз қалкалшавӣ ҳалос қунаид.

— Фақат ту шум кам будӣ! — гӯён Таваккалхоча ба тарафи Самад давид, чунки ўз ошкоршавии ҳақиқат бештар метарсид. Аммо якбора пояш лағжиде ба ҷӯйи пуроб гумбуррасзанон ғалтида рафт. Боз дар атроф овози ханда баланд шуд. Асаду Самад ба тарафи хонаашон гурехтанд ва надонистанд, ки оқибати ин ҷанҷол чи шуд.

## АФСОНАИ ОБ

Бегоҳӣ Асаду Самад хеле хурсанд шуданд.  
Модаркалони Асад ба меҳмонӣ омад.

— Очаам афсонаи бисёр медонад, имшаб  
маза мекунем. Биё, дар хонаи мо хоб кун, — гуфт  
Асад ба рафиқи худ.

Самад дартоз рафта, аз модараши иҷозат ги-  
рифта омад.

Дар ҳақиқат, баъди хӯрок, вақте ки ҳама чоро-  
торикӣ фаро гирифту вақти хоб расид, бачаҳо аз  
паҳлуи кампир чой гирифтанд.

— Оча, афсона гӯед, — илтимос кард Асад.

Кампир аз рӯйи одати доимиаш сар кард:

Афсона саное буд,  
Чил хучра гадое буд.  
Гадо ба мо об дод,  
Оба пеши гов бурдем,  
Гов ба мо фалла дод,  
Фаллая пеши кампир бурдем....

— Не, не мо ин афсонаро медонем, дига-  
рашро гӯед,— баробар овоз бароварданд бачаҳо.

— Кадомашро?

— Ху, дар бораи об буд-ку, оча.... — ба хотири  
кампир оварданӣ шуд Асад.

— Ха, Фарҳоду Ширин?

— Не, инро ҳам медонем, боз дигараш буд.  
Дар бораи Одил.

— Ҳа. Ҳозир.

Кампир ба нақл сар кард:

Буд, набуд, дар замонҳои қадим, дар миёни биёбони бедолударахт, манзили обод ва сабзу хурраме буд. Рӯзе аз рӯзҳо ҳокими биёбон — деви Ҳафткала роҳгузар шуда, ин чойи ободро дида, ба ғазаб омад. Чунки аз бӯйи хуши себу шафтолу дилаш бехузур мешуд, аз бӯйи ангур сараш дард мекард, аз дидани гулҳо ҷашмашро сиёҳӣ мегирифт, аз хандаи одамон мадораш хушк мешуд.

Дев зуд ба бошишгоҳи худ рафту ба навқарони худ Гирдбод ва Гармсел фармон дод, ки он дехро ҳароб қунанд.

Чанд рӯз гармсел ва гирдбод вазид. Ниҳолҳо пажмурда, гулҳо хушк шуданд.

Баъди як сол Ҳафткала боз роҳгузар шуда он дехро дид, ки сабзу хуррам аст. Аз нав ба ғазаб омад. Ин дафъа вай дигар гурӯҳи аскарони худро — кирму ҳашаротҳои заарнокро — фиристод. Онҳо баргҳои сабз ва меваҳоро хӯрда, ҳамаро ҳароб карда рафтанд.

Боз дар соли оянда Ҳафткала роҳгузар шуда, он дехро сабзу хуррам диду аз ғазаб қариб буд, ки мурад. Вай худаш қӯҳи баландро бо китфаш тела дода, ба болои дех фурӯ равонд ва хотирчамъ шуда, ба хонааш рафт.



Аммо соли дигар дев боз рохгузар шуда дид,  
ки одамон сангхоро ба ҳар сү тўда карда, он  
чоро обод кардаанд. Аз нав боғҳо — пурмева ва  
гулҳо — шукуфта. Ҳайрон шуд, ки чаро ин чоро  
вайрон карда наметавонад.

Дев як муаллим дошт, ки ҳазор сол боз аз да-  
руни ғор намебаромад. Медонед, калонии муал-  
лими Ҳафткалла чй қадар буд?

— Худи шутур барин будагист, — гуфт Самад.  
Асад хандид.

— Не, — гуфт кампир, — Вай аз пашаи мағил-  
мак ҳам хурд буд.

Дар ҳамин вақт пашаи мағилмаке ғирингос  
зада омад. Асад онро бо ду кафи дасташ «шапӣ»  
зада, «ана, муаллими девро куштам» гуфт.

Кампир боз нақлашро давом дод:

— Аммо муаллими Ҳафткалла аз ғор намеба-  
ромад, чунки, агар барояд ё аз нури офтоб, ё аз  
нури моҳу ситораҳои зуд мемурд.

Деви бадҳайбат, ана, ба пеши ҳамин муалли-  
ми худ рафта:

— Латта, патта, чатта, устоди муҳтарам,—  
гуфт. Девҳо ба чойи салом ҳамин тавр «Латта,  
патта, чатта» мегӯянд, ин маънояш «торикӣ ёри  
шумо бод!» гуфтаний гап аст.

— Чаро ту сад сол боз бедарак шуда рафтӣ,  
Ҳафткалла? — пурсид муаллими дев. Дев аввал

уэр хоста, баъд воқеаи манзили ободро, ки се сол зўр зада вайрон карда натавониста буд, нақл кард.

— Ту зўри бехуда задй, манзили одамизодро бо ин роҳ хароб карда наметавоний... Тубояд дони манзили ободро мегирифтӣ. Ончо сипас худ аз худ харобу вайрон мешуд.

— Дони манзили обод дар кучо? — пурсид Ҳафткалла.

— Дар об. Агар обро хушк кунӣ, тамом. Ҳафткалла шабона ба дех омада чӯйи калонро, ки аз кӯҳ меомад, вайрон карда, обро ба ҷарӣ партофт ва худаш дар он ҷо поида хобид, ки одамон омада чӯйро дуруст накунанд.

Оҳиста-оҳиста аҳволи дех бад шудан гирифт. Баргҳои дараҳтон зард шуда, гулҳо ҳазон мешуданд. Аз ташнагӣ одамон азоб мекашиданд. Ҳар касе ки ба сари ҷӯ равад, дев онро бардошта ба биёбони дур бурда мепартофт. Ба Ҳафткалла зўри ҳеч кас намерасид. Баъзе одамон манзилу маконшонро тарқ карда, аз дех баромада мерафтанд.

Дар ин дех ҳафт паҳлавон буд: номи якумаш — Якшанбепаҳлавон, номи дувумй — Душанбепаҳлавон, номи севумаш — Сешанбепаҳлавон, номи чорумаш — Чоршанбепаҳлавон, номи панҷумаш

— Панҷшанбепаҳлавон, номи шашумаш — Ҷумъапаҳлавон ва номи хафтумаш — Шанбепаҳлавон.

Вақте ки ахвол хеле бад шуд, Якшанбепаҳлавон шамшери худро аз ғилоф қашида, ба ҹанг рафт. Ў як шабу як рӯз бо дев ҹангид, дар охир мағлуб шуд. Душанбепаҳлавон — ду рӯз, Сешанбепаҳлавон — се рӯз, Чоршанбепаҳлавон — чор рӯз, Панҷшанбепаҳлавон — панҷ рӯз, Ҷумъапаҳлавон — шаш рӯз ва Шанбепаҳлавон ҳафт рӯз ҹанг карда, аммо девро мағлуб карда натавонистанд.

Дар дех захираи об тамом шуда, одамон, ҳайвонот, парандаҳо ба ҳалокат наздик расиданд. Дар ҳамин вақт Одил ном подабонбачае, ки молҳои мардуми дехро бонӣ мекард, ба модари bemorash ки «об, об»-гӯён нола мекард, гуфт:

— Модарҷон, ман ба ҹангни Ҳафткалла мера-  
вам ва ўро күшта об ёфта меорам.

— О, писарам, — гуфт кампир бечора, — ҳа-  
мин қадар паҳлавонҳои номӣ чӣ карданд, ки ту  
куни. Туро дев дар як мижа задан нобуд мекунад.

— Дар ин ҷо аз ташнагӣ мурдана дар ҹанг  
курбон шудан беҳтар, — гуфт Одил.

Ин писарбачаи ногарс кӯлвори худро ба  
қитғ ва кордашро ба миён овехта, сахари бар-  
вақт, ҳанӯз офтоб набаромада, ба сӯйи кӯҳ раҳ-  
сипор шуд.

Дар баромадгоҳи дех фароштуруке Одилро  
дида пурсид, ки қучо меравад. Одил нияти худро  
баён кард.

— Ту, — гуфт фароштурук, — бачаи нағзӣ, со-  
ли гузашта маро аз даҳони мор халос карда будӣ.  
Бояд ба ту ёрӣ расонам. Ҳафткалларо ту мағлуб  
карда наметавонӣ. Барои вайро мағлуб кардан  
дар кучо будани чони ӯро донистан даркор.

— Чони Ҳафткалла дар кучо? — пурсиid  
Одил.

— Ман ҳам намедонам, — афсус хӯрд фаро-  
штурук. — Ту дар ҳамин ҷо ба ман интизор шав,  
ман пурсида меоям, — ва зуд парида рафт.

Фароштурук ба назди қабӯтар рафта пур-  
сид, ки чони дев дар кучояш ҳаст. Қабӯтар гуфт,  
ки дар биниаш мегӯянду намедонам, дар кучои  
биниаш.

Беҳтараш, аз қабк пурс. Фароштурук ба на-  
зди қабк рафт. Қабк гуфт, ки дар даруни бинии  
Ҳафткалла кирме ҳаст, ҳамонро қушӣ, зафар  
мёёбӣ. «Аммо намедонам, ки онро чӣ тавр бояд  
кушт. Инро, аҷаб не, мурғи даштӣ донад». Фа-  
роштурук омада ҳамаи инро ба Одил нақл кард  
ва гуфт, ки ӯ забони мурғи даштиро намедонад.  
Одил ба пеши мурғи даштӣ рафта тамоми воқе-  
аро гуфт ва имдод ҷуст.

— Ту, — гуфт мурғи даштӣ, — бачаи нағзӣ.  
Ягон бор аз паси ҷӯчаҳои ман санг напарон-  
дай. Ба ту мегӯям. Дар назди ҳо, ана, вай таҳ-  
тасанг лонаи мӯрчаҳо ҳаст. Ҳамон мӯрчаҳо  
дар даҳони худ заҳр доранд. Агар аз ҳамон

захр ба кирми бинии Ҳафткалла молй, кирм гаранг мешавад, сипас, онро ба берун бароварда қуштан мумкин аст.

Одил ба пеши тахтасанг, ба назди мүрчаҳо рафта, илтимос кард, ки ба ў барои қуштани Ҳафткалла ёрӣ расонанд. Мүрчаҳо гуфтанд:

— Мо аз ту қарздорем. Ҳар дафъа, дар вақти хӯрокхӯрӣ дар ин ҷо аз дастархони ту нонрезаи бисёре мерехт, ки мо онро чида ба хонаи худ мөвардем. Акнун мо ба хизмат тайёрем. Фақат фаҳмидан даркор аст, ки хоби Ҳафткалла қай мебарад. Мо инро намедонем. Агар инро дониста биёй, он тарафаш кори мо. Қай хоб рафтани Ҳафткалларо сангпушт медонад.

Кофта-кофта Одил сангпуштро ҳам ёфт ва саргузашти худро ҳикоя карда, мақсадашро маълум намуд. Сангпушт гуфт:

— Майлаш, ба ту мегӯям, ту бачаи хоксору қобил астӣ. Боре ту як уқобро, ки маро бардошта бурданӣ буд, бо қалтаки чӯпонии худ зада пеш карда, маро аз марг начот додӣ. Ба нағзӣ-нағзӣ! Ҳафткалла дар қиёми рӯз, вақте ки сояи одам дар офтоб то ҳадди охирин қӯтоҳ мешавад, хоб мекунад. Вақте ки хоби Ҳафткалла мебарад, ҷашмонаш қалон қушода мешаванд ва аз онҳо оташ рехта меистад. Аммо вай аз бӯйи одам зуд бедор мешавад.

«Рахмат» гуфт Одил ба сангпушт ва зуд ба на-  
зди мүрчаҳо омада, ҳамаи гапҳои шунидаашро  
ба онҳо баён кард.

Лашкари мүрчаҳо шабона ба роҳ дарома-  
данд. Пагоҳӣ онҳо ба бошишгоҳи дев наздик  
шуда дар қабати сангҳо пинҳон шуда хобиданд.  
Вақте ки нисфирӯзӣ сояҳо ниҳоят кӯтоҳ шудан-  
ду хоби Ҳафткалла бурд, онҳо дартоз омада, ба  
бинии дев даромадан гирифтанд.

Мүрчаҳо ба кирми дар бинии Ҳафткалла  
буда, баробар часпида, заҳр задан гирифтанд.  
Дар як дақиқа кирм гаранг шуда аз ҳуш рафт.  
Мүрчаҳо онро кашолакунон ба берун баровар-  
данд ва баъди як соат ба пеши Одил оварданд.

Одил як санги дупудиро бардошта ба болои  
кирм партофт. Дар ҳамин вақт якбора замину  
замонро ларза гирифт.

Ҳафткалла фарёдзанон меомад, аммо то наз-  
ди Одил нарасида, якбора, даргирифту хокистар  
шуда ба замин реҳт.

Галабаи Одил ба гирду атроф паҳн шуд. Ода-  
мон, ҳайвонот, парандаҳо ва гулу дараҳтон шодӣ  
мекарданд. Мардум зуд ҷӯйро дуруст карда, ба  
дех об оварданд.

Аз ҳамон вақт боз ҳама он дехро Одилобод  
мегӯянд. Ҳар кас кори хуб кунад, номаш доимӣ  
мемонад.

Нағзтарин кор bemорро ҳолпурсй кардан ва ташнаро об додан аст...

... Асад ва Самад ҳамон шаб Одилро хоб диданд.

## КОРНАМОИИ КАЛТА ВА ТАВАҚКАЛХОЧА

Баъди ношто, дар рӯзи дигар Асаду Самад боз ногоҳ ғайб заданд. Онҳо азми қатъӣ доштанд, ки дар ҳеч қучо андармон нашуда, имрӯз то худи канал рафта мерасанд. Аммо аз нияти онҳо Калта боҳабар шуда, думи худро бозӣ дронда, забони худро бароварда, ба пеш даромад. Ҳар се давон-давон то қӯчаи калон расида, дар болои суфачаи қубуре, ки аз даруни он об мегузашт, нишастанд.

Ногоҳ мошини боркаше ба назди онҳо омада истод.

Аз сарпӯши радиатор буғ мебаромад. Дари кабинаро кушода ронанда баромад ва сарпӯши пеши мошинашро кушода, моторро даст-даст карда дидан гирифт. Асаду Самад наздик омада, гардани худро ғоз барин ёзонда ба мотор чашм дӯхтанд. Охир, мотори мошинро тамошо кардан ачаб як кайфе дорад.

Ронанда одами нағз ва одат карда буд, ки дар қучое ки мошин истад, бачаҳо зуд пайдо мешаванд.

ванд. Бинобарон ў кори худро ба охир расонду аз кабина халтаи резиниро гирифта ба таги пойи бачаҳо партофта, гуфт:

— Ку, об биёред!

Самад, зуд пешдастӣ карда, халтаро гирифта, об овард.

Ронанда обро ба радиатори мошин андохта истода пурсид:

— Ба кучо меравед?

— Ба лаби канал, — ҷавоб дод Асад.

— Ба ракета шинед, бурда мемонам, — бо табассум гуфт ронанда.

Бачаҳо зуд Калтаро бардошта ба кабинаи мошин даромаданд. Хурсандии онҳо ҳадду канор надошт. Мошин ба роҳ даромад.

— Ракета нағз аст ё мошин? — пурсид ронанда. Асаду Самад чӣ гуфтанашонро надониста, ҳай рон ба ҳамдигар нигоҳ карданд: агар ракета нағз гӯянд, аҷаб не ронанда қаҳр карда онҳоро аз мошин фарорад. Бинобар он, Асад оҳиста гуфт:

— Мошин нағз!

— Не, росташро гӯед, шумо ронанда шудани ё кайҳоннавард?

— Кайҳоннавард, — баробар овоз бароварданд бачаҳо.

— Ана, ин дигар гап, — хандид ронанда ва илова кард: — Агар шумо кайҳоннавард шавед,

маро ба ракетаи худ савор мекунед? — боз пур-  
сид ў.

— Албатта.

— Бе пул?

— Ҳа, бе пул.

— Набошад, ман ҳам ҳозир аз шумо пул на-  
мегирам.

Ронанда марди хушчақчақ будаст.

Баъд аз понздаҳ дақиқа мөшин истод ва ро-  
нанда бачаҳоро фуроварда гуфт:

— Ҳо, ана, ба он тараф равед, ба лаби канал  
мебароед. Ба ногоҳ дар канал оббозӣ накунед?  
Хавфнок!

— Не, оббозӣ намекунем,— ваъда доданд ба-  
чаҳо. Мөшин ба роҳи худ рафт.

Асаду Самад баъди андаке роҳ рафтан ба ка-  
нал расиданд. Он як нахри пуроби ду тарафаш  
сементшуда буд, ки аз тарафи офтоббаро ба та-  
рафи офтобшин ҷорӣ мешуд.

Асаду Самад лаб-лаби канал ба муқобили ҷа-  
раёни об рафтан гирифтанд. Дар сementи соҳи-  
ли канал чизе навишта шуда буд. Бачаҳо кӯшиш  
карданд, ки онро хонанд. Аммо онҳо ҳанӯз ба  
мактаб нарафта буданд, бинобар он, хонда ната-  
вониста, ҳайрон-ҳайрон нигоҳ карда истоданд.  
Фақат Самадро модараш бо баъзе ҳарфҳо шинос  
карда буд.



— Ҳарфи якум «д», — гуфт Самад, — дувумаш «а», севумаш чй бошад?

— Севумаш «в» будагист, — таваккалан лаб күшпод Асад.

— Не,— гуфт Самад,— «в» ин хел намешавад.  
Ха, ёфтам, ин ҳарфи «р».

— «Й»? — Асад ҳарфи «р»-ро гуфта наметавонист.

— «Йе» не, «ре».

— Ха, «ье».

— Не, «ре».

— Рост, рост, «ье».

— Не, «ре»-«ре».

Дар ин бора қариб ҳарду чанг карда буданд.  
Ногох, аз рү ба рүйи онҳо як духтарчае, ки дар

бағалаш як банд алаф дошт, омада монд. Вай ба чанчоли бачаҳо гӯш карда истоду ҳарфҳои дар лаби канал бударо бо овози баланд, қанда-канда хонд: «Дар канал оббозӣ кардан мумкин нест!».

Бачаҳо чизе нагуфта, суп-сурх шуданд. Онҳо аз ҳарфҳоро хонда натавонистани худ дар назди духтарча хеле шарм доштанд. Духтарча алафи худро бардошта ба роҳаш рафт.

Аммо баъди чанде роҳ рафтан Асаду Самад диданд, ки як гуруҳ бачаҳо бо ҳаёҳу дар канал оббозӣ мекунанд. Ҳусусан, як бачаи тамоман лучи модарзод, ки аз дигарон хурд буд, ҳунарномай мекард.

Вай ба сараш худро ба об ҳаво медод ва аз миёнаи канал аз таги об сарашро бароварда то соҳили муқобил шино мекарду пас, ба сementи лаби канал часпида берун мебаромад ва аз он тараф низ ҳамин машқи худро такрор мекард. Дар лаби канал боз ҳамон ҳарфҳо навишта шуда буд: «Дар канал оббозӣ кардан мумкин нест!». Аммо бачаҳо дар болои қалимаи «несть» лой молида буданд, ки дар ин ҳол маъний тамоман дигар мешуд.

Асаду Самад ба оббозии бачаҳо бо ҷашми ҳасад нигоҳ карда рост меистоданд. Яке аз он бачаҳо инро дида гуфт:

— Либосатонро қашед ё мурғ барин аз об метарсед магар?

— Дар канал оббозӣ кардан мумкин не, — ҷавоб дод Самад.

— Мо кори зарур дорем, — илова кард Асад.  
Дар ҳамин вакт ҳамон бачаи лучи модарзод  
буз барин ҷаҳида омада тоқии Асадро гирифта  
ба канал ҳаво дод.

Дар ҳама ҷо бачаҳои шӯҳ, шайтон ва шум  
ҳастанд. Асад лаб-лаби канал давид. Аммо Калта  
зуд худро ба об партофту тоқиро бо даҳонаш до-  
шта ба соҳил овард.

Ин ҳунари Калта ба бачаҳо хеле маъқул шуд.  
Онҳо ин дафъа тоқии Самадро зӯран қашида  
гирифта, ба рӯйи об партофтанд. Калта боз ху-  
дро ба об партофту тоқиро дошта овард. Акнун  
бачаҳои тоқидор ҳама тоқиҳои худро ба даст ги-  
рифтанд.

Бачаи луч омада боз тоқии Асадро гириф-  
тани шуд. Аммо Асад ўро чунон боб карда зад, ки  
вай ба рӯйи хок ғелида рафт. Самад гумон кард,  
ки ҳозир он бача бо тамоми овозаш ё гиря ме-  
кунаду дигаронро ба ёрӣ ҷеғ мезанад, ё хеста аз  
нав бо тамоми қувват дасту гиребон мешавад.  
Вале бачаи луч на гиря карду на аз нав хеста ба  
ҷанг тайёр шуд. Баръакс, ба рӯйи хоки гарм ҷанд  
бор ғел зада дароз қашида хобид ва қоҳ-қоҳ зада  
хандидан гирифт. Гӯё аз калтак ҳӯрдани худ хур-  
санд буд.

Дар айни ҳаёҳую ҳанда, духтарчай нав бо  
Асаду Самад рӯ ба рӯ шуда пайдо гардид. Аз аф-  
таш вай алафи худро ба ҳонаашон монда омада  
буд. Бачаи лучи хоколуд зуд аз ҷояш давида хе-  
сту уқобвор аз сари духтарча тоқиашро гирифта



ба канал ҳаво дод ва Калтаро «биёр-биёр!» гуфта, тоқиро нишон додан гирифт. Аммо Калта ин дафъя якравй карда, аз чой намечунбид. Духтарча гирия карда давида рафту хост тоқиашро, ки ба соҳил наздик буд, ҳам шуда гирад. Вале пояш лағжида ба канал ғалтид. Духтарча як ба об ғўтиду пас, ба рӯйи об баромада дасту по мезад ва фарёд мекард. Маълум буд, ки вай шино карда наметавонист.

Дар ҳамин вакт аз кучое Таваккалхоча пайдо шуда монд. Вай давида омада худро ба канал партофт ва духтарчаро дошта бо ду даст озод бардошту ба соҳил гузашт ва баробари ин ба-чаҳои шумро ҳақораткунон таҳдид мекард: «Ҳамаатонро қапида ба пӯстатон коҳ ҷо мекунам!». Бачаҳо зуд гурехта рафтанд.

Баъди аз об берун баромадани духтарча Таваккалхоча хост, ки худаш берун барояд, аммо пояш дар лаби канал лағжида боз ба канал рафт. Лаби канал, он ҷое ки об шабу рӯз расида мегузарад, чунон лағжонак мешавад, ки ҳеч пой мондан мумкин нест. Бачаҳои шиновар рӯ-рӯйи об то лаби канал шино карда як илоҷе карда мебароянд. Аммо одами калон ин корро карда на-метавонад, чунки пойи худро дар поён, дар чойи ниҳоят лағжонак тиргак карда берун бояд барояд. Дар поён, ягон ҷое нест, ки кас пояшро монда худро берун қашад.

Таваккалхоча чанд бор қўшиш кард, ки берун барояд, аммо ҳар дафъя аз нав ба поён гелида ме-

рафт. Оби канал қарыб то гулуяш меомад ва ў ба муқобили ҹараёни об худро ба зўр нигоҳ медошт.

Таваккалхоча дар вазъияти барои худаш танг ва барои дигарҳо хандаовар монда буд. Асаду Самад, ки аз дур ин ҳолатро тамошо мекарданд, наздик омаданд. Таваккалхоча онҳоро дида зуд шинохт, хост ба онҳо як-ду гапи обдоре занад. Аммо зуд фаҳмид, ки, агар бачаҳоро коҳиш кунад, аҳволи ўро аз будаш бадтар карданашон мумкин аст.

Масалан, ҳозир, агар ба сару рӯяш бо лой, тухми харбуза ва помидори пӯсида зананд, ў чӣ кор карда метавонист? Бинобар он ба тавалло даромад.

— Писарҳои нағз, ба ман ёрӣ дижед.

— Чӣ хел ёрӣ дижем? — Асаду Самад дар ҳақиқат чӣ кор карданашонро намедонистанд. Ба Таваккалхоча раҳми онҳо меомад. Охир, вай одами нағз будаст: духтарчаро ҳалос кард.

— Биёед, дастатонро ба ман дижед. Ҳарчи ҳам бошад, мадад мешавад, — гуфт ў.

Асад давида рафта, дасташро ба Таваккалхоча дароз кард. Аммо Таваккалхоча натанҳо баромада тавонист, балки қарыб Асадро ҳам ба даруни канал қашида буд.

Таваккалхоча, барои андак сабук шудан куртаашро қашида ба берун ҳаво дод ва аз бачаҳо ҳоҳиш кард, ки аз ягон ҷо аргамчин ё шоҳи дарҳафт ёфта биёранд.

Асаду Самад, барои ёфтани шоҳи дарҳафт ба тарафи бедзоре, ки аз инҷо дурттар буд, дави-

данд. Лаб-лаби канал як мўйсафеди харсавор омад. Ин Асадбобо буд.

Таваккалхоча намедонист аз ин мўйсафед худро чўй хел пинҳон кунад. Хушбахтона, дар ин вақт рўрўйи об як косай тарбуз, ки тоза тарошида хўрда буданд, омада монд. Ў косай тарбузро ба сараш пўшида, то пеши биниаш худро ба обғутонд. Мўйсафед надида гузашта рафт.

Аз байн чанд дақиқаи интизорӣ, ки ҳар камомаш барои Таваккалхоча соат барин тўл мекашид, гузашт.

Нихоят, Асаду Самад як шоҳро кашола карда, омаданд ва як тарафи онро ба канал партофтанд. Таваккалхоча онро бо ду дасташ маҳкам дошт. Бачаҳо аз берун тарафи дигари шоҳро доштанд. Аммо бечора Таваккалхоча боз худро ба берун бароварда наметавонист. Баъди он ки кашмакаши бисёре натиҷа надод, Самад гуфт:

— Амак, дар тарафи боғ одамон ҳастанд, чеф зада биёем-чӣ?

— Не, ин ҳеч мумкин не.

— Охир, зўри мо намерасад, — илова кард Асад.

— Як дам гиреду поятонро тиргак карда маҳкам доред, ман берун мебароям.

Бачаҳо қомати худро рост карда, нафаси озоде кашиданд ва баъд ҳар ду аз шоҳ саҳт дошта, тамоми вазни худро ба қафо партофтанд. Ҳатто, Калта ҳам аз асли мақсад пай бурда, аз дома-

ни Асад ба қафо мекашид. Ин вазъият афсонай машхури

«Шалғам»-ро ба хотир меовард. Таваккалхоча гүё шалғам буд, ки аз замин канда гирифта наметавонистанд.

«Ха, маҳкам доред, полвонҳо!» — ҳарсосзанон бачаҳоро далер мекард ў. Вай қариб аз об баромада буд, ки боз пояш лағжиду бо тамоми қувват бачаҳоро ба сўйи худ кашид. Асаду Самад агар шоҳро сар намедоданд, ба канал фуромада мерафтанд. Таваккалхоча аз нав бо тахтапушти худ ба об афтид. Дар айни ин гирудор токии Асад аз сарашиба об ғалтида, монанди заврақча шино карда рафт. Онро ҳеч кас надид.

Ана, дар ҳамин вақт он чи Таваккалхоча мегарси, рӯй дод. Аспсавор аз қадом тараф омада мондани миробро ҳеч кас надониста монд. Мироб аввал бо тамоми овоз қоҳ-қоҳ зада хандид ва сипас бо ҷиддият гуфт:

— Таваккалхоча, ин чи бемазагӣ! Ба ҷойи он ки бачаҳоро аз лаби канал пеш кунӣ, то оббозӣ накунанд, худат намуна нишон медиҳӣ-а! Ба қӯр асо карда дар ҳама ҷо навишта мондаанд: «Дар канал оббозӣ кардан мумкин нест!». Чашми мироб ногоҳ ба лавҳа афтод, ки дар он қалимаи «нест»-ро бо лой пӯшонда пинҳон кардаанд ва акнун ҳама меҳонд: «Дар канал оббозӣ кардан мумкин».

— Ин ҳам ихтирои ту-мӣ? — пурсид мироб аз Таваккалхоча лавҳаро нишон дода.

— Ман, ман дұхтарчаро ҳалос қардам. Вай ба канал афтодааст...., — аз шарм суп-сурх шуда, базүр овоз баровард Таваккалхоча.

— Ту, ҳатто, дурұғро ростнамо ҳам қарда, гуфта наметавонй. Рохравон хобат бурда, ба канал афтидагистій. Күчост дұхтарча? Ту аввал ҳисоби худатро мейғтій, беҳтар мешуд. Ба худат тұппа бурида наметавонию магар ба дигарон угробуриро ёд доданй ҳастій?

— Ман гапи ростро мегүям. Бовар накунед, ана, аз ин бачаҳо пурсед.

— Амаки Таваккалхоча рост мегүянд.

— Агар ин кас намебуданд, дұхтарча мүмкін ҳалок мешуд.

— Асаду Самад паси ҳам суханони Таваккалхочаро тасдиқ қарданد.

— Ҳоло медали «Барои начот додани ғарқшудагон»-ро умедвор ҳастам, гүй? Хайр, дұхтарча күчост?

— Вай кайҳо рафт, — қавоб доданд бачаҳо.

— Набошад, ту чаро намебарой? — ба Таваккалхоча муроциат қард мироб.

— Аз ин қо баромада намешавад, — нимғұрма овоз баровард Таваккалхоча.

— Ин тавр бошад, — гуфт мироб, — ман рафта ба Ҳасани қанғома хабар медиҳам, омада ба ту дасты ёрі дароз кунад.

— Аз номатон мегардам, оқсақол, — ба тавалло даромад Таваккалхоча, ин ҳодисаро вай

муттаҳам нафаҳмад. Набошад, ба якто, даҳто ҳамроҳ карда, паҳн мекунад.

— Агар як палави гӯшти қоқи пухта дихӣ, ба касе намегӯям, шарт гузошт мироб.

— Албатта. Як палав не, даҳ палав ман қарздор, — хурсандона ваъда дод Таваккалхоча. Дар дили ў умед пайдо шуд, ки «мироб одами нағз аст, мумкин ин сирро пинҳон дорад».

— Бечора Таваккалхоча, ҳар рӯз ба сари ту як фалокат меояд, — гуён аз асп фуромад мироб.

Мироб ба лаби канал омада гуфт:

— Аввал, ана вай хатти дар он тараф на-виштаро шуста тоза кун.

Таваккалхоча рафта аз болои лавҳа лойро шуст.

— Акнун онро бо овози баланд хон, ки ин ба-чаҳо ҳам шунаванд.

— «Дар канал оббозӣ кардан мумкин нест!», — хонд Таваккалхоча.

— Акнун дастатро ба ман дех, — мироб ҳам шуда дасташро дароз кард. Азбаски пойи Таваккалхоча ба ҳеч кучо тиргак намешуд, вайро чунчуволи пурбори ба об ғалтида мироб бо як азобе аз канал кашида баровард.

— Раҳмат! — изҳори ташаккур кард Таваккалхоча.

Мироб хандида-хандида ба аспи худ савор шуда рафт. Таваккалхоча куртаи худро пӯшида ҷашмонашро песонда ба Асаду Самад рӯ овард.

— Ҳардүятон умуман, фалокат ҳастед. Дар күчое ки бо шумо вохӯрам, як ҳодиса нашуда на-мемонад. Дар воқеъ пойи маро баста гурехтагӣ ҳар дуи шумо не? — ўбо ду дасташ якбора ҳам аз гӯши Асаду ҳам аз гӯши Самад дошт. — Духтар-чаро ҳам ба об тела додагӣ шумоҳо!

— Тавба кардем, амакҷон! — баробар ба тавалло даромаданд бачаҳо. — Духтарча худаш ғалтид. Бачаҳо тоқии маро ҳам ба об партоф-танд.

— Хайр, — гуфт гӯши Асаду Самадро сар дода Таваккалҳоҷа. — Акнун тамом. Агар ин воқеаро ба касе нагӯед, аз гуноҳатон гузаштам. Файр аз ин якторӣ бедона ҳам медиҳам.

— Аз ростӣ? — пурсиданд бачаҳо.

— Гапи мард якто! — хитоб кард Таваккал-ҳоҷа.

Бачаҳо шартро қабул намуданд ва аз хурсан-дӣ гум шудани тоқиро ҳам фаромӯш карданд.

— Кай бедонаро медихед? — бекаророна пурсид Самад.

— Ҳамин шаб дом мемонам. Кӯркӯрак, ки омад, бедона ҳам меояд. Ба даст, ки афтод, аз они шумо. Мо намедонем, ки Таваккалҳоҷа ба аҳдаш вафо мекунад ё не. Чунки ўдар умраш ҳанӯз ягон бор дом монда, бедона надоштааст. Ҳарчи бошад ҳам, ба гапи Таваккалҳоҷа барин як марди чилу панҷсола бовар накардан мум-кин нест.

## ОВОЗА. ТАШВИШ. ВОХИМА

Овоза аввал ба ҳаясон, сипас ба ташвиш ва барьд ба вохима мубаддал мешавад. Одамоне ҳастанд, ки асли воқеаро дуруст нафаҳмида, аробаи хушку холиро гирифта мегурезанд ва гирду атрофро аз мағал пур меқунанд.

Бисёр вақт сабабгори овоза, ташвиш ва ваҳму вохима бачаҳо мешаванд.

Баъди он ки духтарча ба канал ғалтид, кампире аз бачаҳои ҳаросон гурехта истода пурсид:

— Чӣ гап шуд, чӣ гап шуд?

— Духтарча дар канал ғарқ шуд,— ҷавоб дод бачае. Кампир «оҳ, чӣ фалокат, чӣ рӯзи саҳт!» — гӯён дар ҷояш нишаста монд. Як марди велосипедсавор сабаби нолаи кампирро пурсиду аз воқеа огоҳ шуда, ба мағозаи дар сари роҳ буда ҳабар дод:

— Медонед, дар канал як бача ғарқ шудааст...

Ин ҳабарро як марди вохимачӣ ба ҷойхона рафта, ба ранги дигар баён кард:

— Ҳозир ҳабар омад, ки як бачаро кушта, ба канал партофтаанд.

Ҳамин тавр, баъди ним соат касе намонд, ки ин ҳабарро нашунида бошад. Дар дех чанд сол боз чунин вохима паҳн нашуда буд.

Ҳамаи падару модарон дар ҷустуҷӯйи ғарзандони худ шуданд.

Бо ранги парида модари Асад ба назди модари Самад рафт. Онҳо зуд ба ҷустуҷӯйи ғарзандо-



ни худ шитофтанд. Дар даҳ дақиқа аз ҳавлиҳои Боботоҳир то таги Шоҳтут ҳама чиро дида баромаданд. Аз бачаҳо нишоне набуд. Диљи модаронро гургон тала мекарданд.

Ана, дар ҳамин асно посбони об дар сари дарғот тоқии Асадро аз канал дошта, дар ин бора бо телефон ба идораи колхоз ҳабар дод.

Дар сари дарғот одамони бисёре тоқиро даст ба даст гирифта, гӯё аз он сирру асрори бузургеро қашф кардан меҳостанд.

Баъд аз пурсуҷӯйи бисёре маълум шуд, ки Асад ва Самад ном бачаҳо гум шудаанд. Воҳима то рафт қалон мешуд.

Телефонҳо беист занг мезаданд.

Тракторчы моторро хомӯш карда, ба сари вот мебаромаданд.

Магазинчиҳо савдоро бас карда, ба гуфтугӯи одамон гӯш мекарданд.

Муҳосибу ҳисобчиҳо чутзаниро қатъ карда, ба рӯйи ҳамдигар нигоҳ мекарданд.

Велосипед, мотосикл ва мөшинҳои боркашу сабукрав ба тарафи канал мешитофтанд.

Шиноварҳои номвар чун ғаввосон худро ба канал мепартофтанд.

Чойхона ва ошхонаҳо дар як нафас аз одам холӣ шуданд.

Радиоузели колхоз консери нисфирӯзиро қатъ карда, пайи ҳам тақрор мекард: «Асад ва Самад ном писарчаҳои шашсола гум шудаанд. Дар кучое, ки онҳоро бинед, зуд ба идораи колхоз ҳабар дихед». Диқтор либос ва нишонаҳои дигари Асаду Самадро як-як номбар мекард.

Раиси колхоз ба ноҳия телефон карда, илтинос менамуд, ки ягон соат оби каналро хушк кунанд:

«Ба тахмин фалокате рӯй додагӣ барин».

Таваккалҳоҳа ин хабарро вақте шунид, ки ба бошишгоҳи бригадаи худашон наздик расида буд. Ў аввал завқ карда хандид. «Бигзор, хуб кофта азоб кашанд, пас ёфта, нағзакак ҷазо медиҳанд. Ҳо, шайтонҳои дупо, имшаб падару модаронатон аз шумо қасоси маро мегиранд». Лекин боз фикр кард: «Баъди омадани ман ба канал даромада, дар ҳақиқат, ғарқ шуда бошанд-ҷӣ?».



«Онҳоро охирин бор кай дида будй?», — гуфта тафтиш кунанд-чий?»

— Таваккалхоча, туро Худо зад! — бо овози баланд гуфт ў худ ба худ ва тоқиашро ба даст гирифта ба тарафи идораи колхоз давид, вай, ҳатто, дар давидан аз як бачаи велосипедсавор, ки бо тамоми қувват пой мезад, пеш гузашт. Бача бошад, аз ақибмонии худ шарм дошта, зӯр зада ба Таваккалхоча расид. Ҳар дуи онҳо гӯё мусобиқа мекарда бошанд, ҳаракат мекарданд, ки аз ҳамдигар пеш гузаранд.

Як одами калон бо як бача баробар давида-наш, дар ҳақиқат, хандаовар буд.

— Таваккалхоча девона шудааст, девона шудааст, — гуфт Ҳасани ҳангома ин манзараро дидা.

Роҳгузарҳо ангушти ҳайрат ба лаб мебурданд. Баъди чанд дақиқа овозаи нав паҳн шуд: Таваккалхоча девона шуда, аз паси велосипед, мотосикл, мошин ва сагу гурбаю муш медавидааст. Овозачиҳо бе воҳима гап зада наметавонанд.

## КАЙФ — КАЙФИ АСАДУ САМАД

Асаду Самад, ки аз ҳамаи ин гирудор хабаре надоштанд, дар наздикӣ бунгоҳи насоси оббарӣ ниҳоят хурсанд буданд. Онҳо нақшай чандрӯзai худро ба амал бароварда, муайян карда буданд, ки об аз кучо меомадааст.

Дар воқеъ об аз кучо меояд?

Баъди он ки Таваккалхоча бо бачаҳо аҳду паймон басту куртаашро хуб тоб дода хушк карда пӯшид, Асаду Самад лаб-лаби канал боз хеле роҳ рафта, ба як иморати калон рӯ ба рӯ шуданд. Аз даруни иморат садои мураттаби ҷарҳои азамати мошин ба гӯш мерасид. Ба воситаи се қубури калон, аз таги ин бино об мавҷ зада баромада, ба канал ҷорӣ мешуд. Дигар ба он тараф роҳ набуд.

— Ана, об аз кучо меомадааст! — хитоб кард Асад.

Бунгоҳ обро аз кучо меёфта бошад? — ҳайрон шуда пурсид Самад.

— Ин маълум, — гуфт Самад. — Баъде ки дар зимиston барфу борон меборад, вай онҳоро ҷамъ карда мемонаду сипас, чун ҳаво гарм ша-

вад, ба канал пуф карда бароварда фиристодан мегирад.

Аз ин кашфиёт ҳардуяшон хурсанд шуданд. Акнун вақти ба хона баргаштан ҳам шуда буд. Асаду Самад, дар он چое ки чанде пеш духтарча ғарқ шуда буд, ба як гурӯҳ бачаҳои либосҳои озодаю сафед пӯшида воҳӯрданд. Инҳо тарбиятгирандагони боғчай бачагони колхоз буданд, ки ба тамошо мерафтанд. Як зани қоматбаланди зебое онҳоро ба гирди худ ҷамъ карда, суол медод:

— Кй мегӯяд, об аз кучо меояд?

Асаду Самад ин суолро шунида монданд: «Об аз кучо меояд?»

— Не, мо аз ҳавз мегирем.

— Сари об — канал.

— Об аз борон пайдо мешавад.

— Не, аз барф.

— Ёфтам, ёфтам, аз яҳ.

Бачаҳо, чунон ки дар зимистон зогчаҳо баробар овоз мебароранд, ҷавоб медоданд.


Мураббияи онҳо сари худро ҷунбонда бо табассуми ширин ҷавобҳоро рад мекард. Баъди он ки бачаҳо андак ҳомӯш шуданд, Асад ҷуръат карда ба мураббия рӯ овард:

— Мумкин аст, ки ман ҷавоб дихам?

— Майлаш, — гуфт мураббия, ба тарафи Асад нигоҳ карда.

Дар як нафас ҳамаи бачаҳо ҳомӯш шуданд.

— Об аз таги бунгоҳи насос мебарояд.



— Бунгоҳ барфу боронро дар зимистон чамъ карда мемонад, — илова кард Самад.

Дигар бачаҳо ба донишмандии Асаду Самад қоил шуда, ба онҳо бо ҷашми ҳасад нигоҳ мекарданд. Мураббия бошад, боз як табассум карду лаб кушод:

— Имсол бисёрии шумо ба мактаб меравед ва кам-кам сирру асрори табиат, аз он ҷумла аз қучо омадани обро ҳам мефаҳмед.

Овози мотосикл охирӣ суханони мураббияро бурид. Ҳама ба тарафи мотосикл нигоҳ карданд. Мотосикл омада дар назди онҳо истод ва аз он пеш аз ҳама Таваккалхоча фурӯмада, фарёд кард:

— Ура! Ёфтем, ёфтем!

Дар як дақиқа Асаду Самадро озод бардешта, ба заврақчаи мотосикл савор карданد ва худи Таваккалхоча аз пушти мотосиклрон чой гирифт. Мотосикл зуд ба роҳ даромад. Агар Калта чаққонӣ карда аз бағали Асад қапида савор намешуд, маҷбур буд, пиёда ба хона равад.

— Ёфтем, ёфтем! — ба ҳар каси рӯ ба рӯ шуда фарёд мекард Таваккалхоча. Асаду Самад ҳам чӣ будани гапро нафаҳмида, дод мезаданд:

— Ёфтем, ёфтем!

Дар сари роҳ Таваккалхоча Ҳасани ҳангомаро дида, боз забонашро бароварда масхара кард.

Дар пеши мағоза ва чойхона одамон ба онҳо қарсак заданд. Асаду Самад гумон мекарданд, ки то ин вақт аз кучо омадани обро касе намедонисту инро бори аввал онҳо ёфтанд. Бинобар ин, ҳама курсанданд. Охир, қаҳрамонҳоро ҳамин тавр пешваз мегиранд.

Бачаҳои кӯча рост истода мегуфтанд:

— Кайф — кайфи Асаду Самад! Телефонҳо аз занг задан боз истоданд.

Мотори тракторҳо аз нав ба кор даромаданд.

Магазинчиҳо аз нав ба пушти пештаҳта гузаштанд.

Муҳосибу ҳисобчиҳо боз чакар-чукӯр ба чутзаний сар карданд.

Шиноварҳо аз канал баромада, либосҳои худро пӯшиданд.

Радиои колхоз боз ба консерт додан сар кард.

Модари Асад модари Самадро оғӯш карда, оҳи сабук қашид. Раиси колхоз аз нав ба ноҳия телефон карда, масъалаи хушк кардани оби қаналро бекор кунонд.

Овоза, ташвиш, воҳима ба охир расид.

Ҳама хурсанд буданд. Фақат Асаду Самад барои худсарона ба ҷойҳои дур рафтанашон аз падару модарони худ ҷазои саҳт гирифтанд.

Баъди як ҳафтаи ин воқеа, дар арафаи соли нави таҳсил дар газетаи «Пионери Тоҷикистон» як ҳабарчае чоп шуд. Дар он Маҳбуба ном дұхтарча, воқеаи дар канал ғарқ шудани худро баён карда, чунин навишта буд: «Амаки Таваккалхоча, ба шумо раҳмати қалон. Ман имсол ба синфи дувум ба хондан меравам. Шумо одами хеле-хеле нағз будаед. Маро аз марг начот додед. Дар ҷавобаш вაъда медиҳам, ки фақат бо баҳои «5» меҳонам. Ба хонаи мо ба меҳмонӣ биёед. Мо дар деҳи Бедзор зиндагӣ мекунем.

Бо салом, Азизова Маҳбуба».

Ин сатрҳоро хонда дар ҷашмони Таваккалхоча ашк пайдо шуд. Бори якум ӯ номи худро дар газета меҳонд. Акнун Ҳасани ҳангома ҳақ надорад, ки ӯро масхара кунад!

## **Мундарича**

Моҳи асад.....	3
Дев, шайтон ё чин?.....	18
Хоҳиш, хориш ва нолиш .....	25
Дар душоҳ .....	29
Овезоншавӣ .....	34
Афсонаи об .....	43
Корнамоии калта  ва таваккалхоча.....	52
Овоза. Ташвиш. Воҳима .....	66
Кайф — кайфи асаду самад.....	70

**Аминҷон Шукӯҳӣ**

**ОБ АЗ КУЧО МЕОЯД?**

Мухаррир — Малика Меликова

Мусаххеҳ — Мехрӣ Саидова

Мухаррири техникӣ — Начмиддин Зайниддинов

Тарроҳ — Қосимхуҷа Назаров

Китобчай мазкур бо кумаки мардуми Амрико бознашр шудааст,  
ки он аз тарики Очонсии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ (USAID)  
расонда мешавад. Мазмун ва мундариҷаи kitobcha маҳсулӣ муаллиф буда,  
метавонад бо нуқтаи назари USAID ва Ҳукумати ИМА мувофиқат нақунад.

Китобча ройгон паҳн мегардад.

Ба чор 03.08.2018 имзо шуд. Андозаи 60×84 1/16.

Когази оғсет. Чопи оғсет. Ҷузъи чорӣ 4,75.  
Адади нашр 5500 нусха. Супориши № 103/2018.

Муассисаи нашрияи «Маориф»-и  
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
734024, ш. Душанбе, кӯчай Аҳмади Дониш, 50.  
Тел.: 222-14-66. E-mail: najmiddin64@mail.ru

Китоб дар матбааи ҶДММ «Полиграф груп» чор шудааст.  
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Ҳувайдӯзлоев, 113.  
e-mail: info@polygraph-group.tj | www.polygraph-group.tj



Китобча ройгон паҳн мегардад.



9 789994 715596

